

Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
№_ аз " _ " _____ с. 20__
тасдиқ шудааст

ДАСТУРАМАЛИ №

Оид ба корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкilotҳои қарзӣ ва ташикilotҳои қарзии исломӣ

Дастурамали № “Оид ба корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташикilotҳои қарзӣ ва ташикilotҳои қарзии исломӣ” (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи талаботи моддаи 6 ва 64 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” ва моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ” ва моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ташикilotҳои маблағгузории хурд” таҳия шуда, тартиби хизматрасонии хазинави́ро дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташикilotҳои қарзӣ муайян менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

- **Бонки миллии Тоҷикистон** – Дастгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон;

- **ташикilotҳои қарзӣ** - бонкҳо, ташикilotҳои қарзии ғайрибонкӣ ва ташикilotи амонатии қарзии хурд, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;

- **ташикilotҳои қарзии исломӣ** – бонкҳои исломӣ, ташикilotҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ, ташикilotҳои маблағгузории хурди исломӣ, аз ҷумла “равзанаи бонкии исломӣ”, ки дар асоси

иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии исломии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;

- **Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон** – воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон;

- муштарӣ ----- .

БОБИ 2. ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ ХАЗИНАВӢ ДАР БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

2. Бонки миллии Тоҷикистон танҳо ба ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзии исломӣ ва дигар шахсони ҳуқуқие, ки ба онҳо мутобиқи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кушодани суратҳисоби дар Бонки миллии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, хизматрасони хазинавиро амалӣ менамоянд.

Барои хизматрасони хазинавӣ дар асоси тарифҳои Бонки миллии Тоҷикистон аз **ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзии исломӣ (минбаъд муштариён)** ҳаққи хизмат ситонида мешавад.

3. Пулрасонӣ ба муштариён ва овардани он танҳо ба воситаи ҳадамоти ҳамлу нақли Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси шартнома амалӣ карда мешавад. Ҳамлу нақли дороиҳое, ки аз Хазинаи марказӣ ва Шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон бароварда мешаванд ё ба он ворид карда мешаванд, танҳо ба воситаи шӯъбаи ҳамлу нақли Дастгоҳи марказӣ ва Шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

4. Дар Бонки миллии Тоҷикистон хазинаҳои муомилотӣ ташкил карда мешаванд ва бо иҷзати Бонки миллии Тоҷикистон фонди эмиссионии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои ба муомилот бароварданашуда, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои аз муомилот барои нигоҳдорӣ гирифташуда таъсис дода мешавад.

5. Масъулияти нигоҳдории пулу дороиҳо ба зиммаи кормандони Бонки миллии Тоҷикистон, ки ҷавобгарии моддӣ доранд ва бо онҳо шартнома дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ баста шудааст, вогузор карда мешавад.

6. Хазинаи марказӣ ва Шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон бо фонди эмиссионӣ амалиёт мегузаронанд, инчунин ба тартиби муқарраркардаи Дастурамали мазкур доир ба таҳким намудани хазинаи муомилотӣ амалиёт анҷом медиҳанд.

7. Хизматрасонии хазинавии муштариёни Бонки миллии Тоҷикистон дар давоми рӯзи амалиётӣ иҷро карда мешавад.

8. Дар Ҳазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ва шӯъбаҳои Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ супоридашуда танҳо баъд аз тафтиши дастаҳо ва бастаҳо бо муқоисаи миқдори пул бо навиштаҷоти рӯйбастҳо қабул карда мешаванд.

9. Ҳамаи пулҳои нақде, ки дар давоми рӯзи амалиётӣ қабул карда шудаанд, бояд ба хазинаи муомилотии Ҳазинаи марказӣ ва Шӯъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ба ҳисоби воридот гузошта шаванд ва ҳуди ҳамон рӯз ин маблағ ба ҳисобҳои дахлдори муштариён гузаронида шавад.

10. Вазифаҳои асосии Бонки миллии Тоҷикистон дар қори ташкили гардиши пули нақд ва хизматрасонии хазинавии муштариён инҳо мебошанд:

-беосеб нигоҳ доштани дороиҳо дар фонди эмиссионӣ ва хазинаҳои муомилотӣ;

-сари вақт ва пурра ба суратҳисобҳои дахлдори муштариён гузаронидани пулҳои нақде, ки ба хазинаҳои муомилотии Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардидаанд ;

-сари вақт қонунҳои намудани дархостҳои муштариён барои гирифтани пули нақд;

-ташкили гардиши сарфакоронаи пули нақд бо мақсади кам кардани хароҷот барои амалӣ намудани он;

-назорат аз болои мувофиқати сохтори номиналии (арзишии) пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои дар муомилотбуда ба талаботи гардиши пули нақд;

-назорат аз болои сифати пули нақде, ки дар муомилот қарор дорад: навбандӣ, муоинаи коршоямии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо, ки ба хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардидаанд;

-назорат аз болои қабул ва ивази пулҳои дорои осеб ва нуқсонҳои корхонаҳои ҷопи пул ва сикказани тангаҳои филизӣ;

-риояи талаботи қонунгузори низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастурамали мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон.

БОБИ 3. ТАРТИБИ НИГОҲДОРӢ, БАҲИСОБГИРИИ ПУЛ ВА ДИГАР ДОРОИҲО

11. Пулҳои коғазӣ ва тангаҳои хазинаи муомилотӣ ва дигар дороиҳо дар бино ё ганҷхонаҳои махсус таҷҳизонидашуда, ки ба талаботи техникӣ ба лоиҳакашӣ ва сохтмони нуқтаҳои хазинадорӣ мутобиқ буда ба кормандон ва муштариён шароити хубро таъмин менамояд, нигоҳдорӣ мешаванд ва таҳти масъулияти шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳои Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ мебошанд.

12. Агар Бонки миллии Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ дорои якчанд ганҷхонаҳо бошанд, бояд ба онҳо рақамҳои тартибӣ гузошта шаванд.

13. Дар дохили ганҷхонаҳо пулҳо ва дигар дороиҳо дар рафҳои филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳои барои ҳамлу нақд, нигоҳ дошта мешаванд. Ҳар як рафҳои филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо алоҳида аз тарафи мудирани хазина бо калид қулф карда мешавад. Калиди ҷевонҳои рафдор дар ганҷхона дар ҷевони мудирани хазина нигоҳ дошта мешавад. Ба рафҳои филизии панҷарадор, ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо бояд рақамҳои тартибӣ гузошта шаванд.

Баъди санҷиш аз тарафи шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, пулҳои дар он гузошта аз тарафи мудирани хазина қулф карда мешаванд.

14. Муваққатан супоридани пулҳои нақд ва дороиҳои дигари ганҷхонаҳо, мӯҳрҳои филизӣ, калидҳои ганҷхонаҳо аз як шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба дигар шахс бо сабаби ба рухсатӣ, сафари хидматӣ рафта, беморӣ ва дигар сабабҳо бо фармони роҳбари муассиса ва аз роҳбари муассиса бошад, бо иҷозати хаттии Раиси Бонки миллии Тоҷикистон ё муовинони ӯ, ё роҳбари болоии ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ сурат мегирад.

15. Ба ҳар як қатори ганҷхона, ҷевонҳои филизии ганҷхона, рафҳои филизии панҷарадор, сейфҳои махсус ва равонакҳо ки дар он пули нақди хазинаи муомилотӣ нигоҳ дошта мешавад, пас аз анҷоми рӯзи корӣ **рӯйхат тартиб дода шуда, дар он санаи рӯз, маблағи бақияи ҳар як арзиши пул қайд карда мешавад.** Рӯйхатҳо аз тарафи мудирани хазина тартиб ва имзо гардида, дар рафҳои филизии

панҷарадор якҷоя бо дороиҳо ё дар ҷузвдони алоҳида дар ганҷхона нигоҳ дошта мешаванд.

Пас аз ҳар як амалиёти зам кардан ё гирифтани пулҳои коғазӣ ва тангаҳо аз хазинаи муомилотӣ, шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо вазифадоранд, ки мавҷудияти дороиҳои нақди дар ганҷхона бударо бо дарназардошти зам кардан ё гирифтани пулҳои коғазӣ ва тангаҳо тафтиш кунанд.

16. Ҳангоми ба ганҷхонаҳо қабул кардани пули нақд ва дороиҳо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, чунин мушахассотро шахсан санҷанд:

- бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳои коғазиро аз рӯи теъдоди дастаҳо, аз рӯи арзиш ва навиштаҷоти рӯйбастҳо; тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳои дар халта овехта шуда, беосебии мӯҳри сурбӣ ва намоён будани нақши мӯҳранбӯрҳо ё клише;

- китобчаҳои чеки, амонатгузорӣ ва расидро бо бастабандии дурусти корхонаҳои чоп ё ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ аз рӯи бастаҳо бе азнавҳисобкунии варақ ба варақ;

- дигар дороиҳо (бо арзиши шартӣ ё асосӣ) бо назардошти ҳисобкунии донагӣ ва варақ ба варақ.

17. Дар ганҷхона пулҳои коғазӣ ва тангаҳои хазинаи муомилотӣ дар бастаҳо ва халтачаҳои корхонаҳои чоп ва сикказанӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ (ба истиснои пулҳои коғазӣ ва тангаҳои тавассути хазинаи бегоҳирӯзӣ ва пас аз рузи амалиётӣ воридгардида) нигоҳ дошта мешаванд.

18. Пулҳои коғазӣ ва тангаҳои хазинаи муомилотӣ метавонанд аз ганҷхонаҳо барои анҷом додани бозшумории назоратӣ, навъбандии онҳо ва санҷиш ба хазинаи бозшуморӣ бароварда шаванд, дар ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки ҳамагӣ як хазиначӣ дорад ба утоқи кории хазиначӣ бароварда шаванд.

19. Пулҳои коғазӣ, танга ва дигар дороиҳои ҳар як ганҷхона, ҳамчунин асъори нақди хориҷӣ ва ҳучҷатҳои пардохтӣ бо асъори хориҷӣ дар китоби алоҳидаи 0482120 “Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” оид ба ҳар як ҳисоби **тавозунӣ** қайд карда мешаванд. Китобҳо аз тарафи мудирӣ хазина пеш бурда мешаванд.

20. Дурустии бақияи дар китобҳо бароварда, ҳамарӯза бо имзои шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо тасдиқ карда

мешавад. Шарху ислоҳ дар китобҳо бо имзои шахсони мазкур тасдиқ мегардад.

21. То маҳкам намудани ганҷхона бақияи умумии дороиҳо барои оғози рӯзи дигари амалиётӣ дар китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” оид ба ҳар як суратҳисоб, қайд карда мешаванд.

22. Агар дар давоми рӯз, амалиёт дар хазинаи муомилотӣ гузаронида нашуда бошад, бақия ба рӯзи дигар дар китоби 0482120 гузаронида намешавад.

Китобҳо дар давоми рӯз дар назди мудирӣ хазина ва баъди ба охир расидани рӯз дар ганҷхона нигоҳ дошта мешаванд.

23. Пеш аз маҳкам намудани ганҷхона шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо уҳдадоранд, ки дар ганҷхонаҳо масъалаҳои зеринро тафтиш намоянд:

- мавҷудияти ҳамаи дороиҳо, китобҳо ва ҳуҷҷатҳое, ки бояд дар ганҷхона нигоҳдорӣ карда шаванд;

- мувофиқати бақияи пули нақди хазинаи муомилотӣ ва дигар дороиҳо бо маълумотҳои ҳисобдорӣ муҳосибавӣ ва бақияҳои дар рӯйхатҳо нишондода ва китоби 0482120 - “Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ”;

- қулф будани ҳамаи ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳои барои ҳамлу нақл;

- хомӯш будани бодбезак ва чароғҳо.

24. Сармуҳосиб ва шахси онро ивазкунанда уҳдадор аст, ки бақияи дороиҳои дар китобҳои 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” навиштаро бо маълумоти бақияи ҳисобҳои дахлдори ҳисобдорӣ муҳосибавӣ муқоиса намояд.

25. Ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳои барои ҳамлу нақл барои нигоҳдории дороиҳо истифодашаванда баъди ба охир расидани иҷрои амалиёт новобаста аз будан ё набудани дороиҳо дар онҳо, бояд қулф карда шаванд.

Дар дохили ганҷхонаҳо ба истиснои ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз, нигоҳ доштани дигар маводҳо, ҳуҷҷатҳо, ки дар китоби 0482120 қайд нашудаанд, манъ аст.

БОБИ 4. ТАРТИБИ КУШОДАН ВА МАҲКАМ НАМУДАНИ ГАНЧХОНАҲО

26. Даромадан ба ганҷхонаҳо фақат ба шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, ки калид ва мӯҳри ганҷхонаро доранд, иҷозат дода мешавад.

27. Қормандони Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ метавонанд ба ганҷхонаҳо фақат бо иҷозати роҳбар, муовине, ки ба ӯ ҳуқуқи анҷоми амалиёт бо пули нақд дода шудааст ва танҳо дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дароянд. Қормандоне, ки дар ташкилотҳои мазкур қор намекунанд метавонанд ба ганҷхонаҳо дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар асоси рухсатнома, гувоҳинома ва супоришномаи муассисаи болоии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ дароянд.

28. Дар рӯзҳои қорӣ тамоми ганҷхонаҳо кушода ва мавриди азназаргузаронии шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо новобаста аз он, ки амалиёт бо дороиҳо сурат гирифтааст ё не қарор мегиранд. Баъд аз он ганҷхонаҳо бо тартиби дар банди 32 Дастурамали мазкур пешбинишуда, маҳкам ва мӯҳр карда мешаванд.

29. Дар рӯзҳои истироҳати бошад, кушодан ва маҳкам намудани ганҷхонаҳо дар асоси супориши хаттии Роҳбарияти муассисаи болоии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ гузаронида мешавад.

30. Дар давоми рӯзи қорӣ агар дар ганҷхонаҳо бо дороиҳо амалиёт гузаронида нашавад, бояд онҳо бо калид маҳкам ва мӯҳргузори шуда бошанд. Агар дарҳои ганҷхонаҳо бо қулфҳои рамздор мучаҳҳаз бошанд, ба хотири амнияти дороиҳо, ҳар моҳ як маротиба рамзҳои онҳо дигар карда шаванд.

31. Ҳангоми иҷрои амалиёт бо дороиҳо калидҳоро дар дохили сӯрохии қулфи ганҷхонаҳо мондан манъ аст. Агар дар давоми рӯзи қорӣ шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо аз ганҷхона берун бароянд, онҳо бояд дарро қулф карда мӯҳр гузоранд.

32. Бо анҷом ёфтани рӯзи қорӣ ганҷхонаҳо бо се калид қулф гардида, мӯҳрҳои се шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар ҳузури посбон гузошта мешаванд.

33. Калиди ганҷхонаҳо бояд дар ихтиёри шахсони зерин нигоҳ дошта шаванд:

- калиди яқум - дар ихтиёри мудирӣ хазина ё шахси масъули онро ивазкунанда;

- калиди дуҷум - дар ихтиёри роҳбари ташкилот ё шахси масъули онро ивазкунанда;²²

- калиди сеҷум - дар ихтиёри сармуҳосиб ё шахси масъули онро ивазкунанда.

34. Мӯҳрҳо бевосита аз тарафи шахсони вазифадори дар банди 33 Дастурамали мазкур пешбинишуда ресмон ба тахтачаи махсус барои мӯҳр бо тартиби зерин баъди гиреҳи ресмон гузошта мешаванд:

- яқум – мӯҳри мудирӣ хазина ё шахси масъули онро ивазкунанда;

- дуҷум – мӯҳри сармуҳосиб ё шахси онро ивазкунанда;

- сеҷум – мӯҳри роҳбар ё шахси онро ивазкунанда;

35. Ресмони яклухти бегиреҳ ба дохили гӯшақҳои дари ганҷхона чунон гузаронида мешавад, ки беосеб расонидан ба ресмон ва мӯҳр дар кушода нашавад. Барои мӯҳргузори ганҷхонаҳо бояд фақат сурғуч истифода карда шавад. Дар ин маврид баъд аз мӯҳргузори бояд нақши мӯҳр пурра хонда шавад. (Ба истисноӣ дарҳои ганҷхонаҳо, ки бо қулфҳои рамздор муҷаҳҳаз бошанд ва сигналдиҳии посбонии электронӣ мавҷуд бошад.)

36. Дар қабули ганҷхонаҳои мӯҳршуда посбон аввал нақши мӯҳрҳоро бо намунаи онҳо муқоиса намуда, дар китоби 0482161-“Китоби назоратӣ ба шахсони барои кушодан, бастан ва мӯҳргузори намудани ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” имзо мегузорад. Намунаи нақши мӯҳрҳо, ки барои мӯҳргузори дарҳои ганҷхонаҳо истифода мегарданд, бо қайд дар китоби 0482161-“Китоби назоратӣ ба шахсони барои кушодан, бастан ва мӯҳргузори намудани ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” ба посбон супорида мешавад.

37. Баъди қабул ва супоридани ганҷхона аз тарафи посбон барои нигоҳбонӣ, мудирӣ хазина ба воситаҳои алоқа ба тартиби муқарраргардида ба пулти (маркази ҳидояти) мутамарказии Хадамоти посбонӣ оид ба омода будани ганҷхона барои пайваст кардан ба сигналдиҳии посбонӣ хабар дода, тасдиқи онро дар бораи пайваст гардидани васоити сигналдиҳии посбонии ганҷхонаро ба пулт мегирад. Ба шахсони дигар бовар кардани ин вазифа манъ аст.

Дар ҳолати мавҷуд будани сигналдиҳии посбонии электронӣ хабар расонидан ба пулти (маркази ҳидояти) мутамарказии Хадамоти посбонӣ зарурият надорад.

Пеш аз кушодани ганҷхонаҳо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар ҳузури посбон мавҷуд набудани вайронии дарҳо, қулфҳо, ресмон ва мӯҳрҳо, инчунин гӯшакҳои кафшершудае, ки аз сӯрохи онҳо ресмон гузаронида мешавад, аз назар гузаронида, баъд аз он дар китоби 0482161-“Китоби назоратӣ ба шахсони барои кушодан, бастан ва мӯҳргузорӣ намудани ганҷхонаҳо, ҷевонҳои насӯзанда ва дигар хазинаҳои пулӣ” дар бораи аз посбон қабул кардани беосебии нақши мӯҳрҳои, ки ганҷхонаҳо мӯҳргузорӣ шудаанд ва қабули намунаи мӯҳрҳо аз посбон имзо мекунад.

Тахтачаи мӯҳрҳо бо роҳи буридани як тоби ресмон ҷудо карда мешавад. Нақши мӯҳрҳо баъд аз муоинаи ганҷхона аз тарафи мудирӣ хазина нобуд карда мешаванд.

38. Дар ҳолати вайрон будани дарҳо, қулфҳо, ресмон ё мӯҳрҳо ва инчунин мавҷуд будани аломатҳои кӯшиши дохилшавӣ ба ганҷхона, фавран пеш аз кушодани он роҳбари Хазинаи марказӣ ва шӯбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, роҳбари ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ, намояндаи шӯбаи (бахши) воҳидҳои пасдории назди мақомоти қарзҳои дохилӣ даъват гардида, бо имзои ҳамаи шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, посбон ва намояндаи пасдорӣ таъйиднома тартиб дода мешавад. Ҳамзамон дар ин хусус ба роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ё роҳбарияти болоии ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар дода мешавад.

Тахтачаи мӯҳрдор дар ҳузури посбон, намояндагони пасдорӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бурида мешавад.

39. Баъди кушодани ганҷхона бояд ба беосебии деворҳо, фарш, сақф, инчунин дари рафҳо итминон ҳосил намуда ва ҳангоми беосеб будани онҳо нақши мӯҳрҳоро метавон нобуд кард. Дар ҳолати шубҳанок будани муҳофизати дороиҳо зарур аст, ки мавҷудияти дороиҳоро тафтиш намуда, таъйиднома тартиб дода шавад. Агар дороиҳои нақди воқеӣ бо маълумоти ҳисобдорӣ мувофиқат кунанд, нақши мӯҳрҳо баъди имзои таъйиднома нобуд карда мешавад. Ҳангоми мавҷуд будани фарқият - тахтачаи нақши мӯҳрҳо ба мақомоти тафтишот супорида мешавад.

40. Дар сурати баъди қабули ганҷхона аз посбон ва кушодани он ошкор шудани вайронии девор, фарш, сақф ба муассисаи болоии он, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар дода, мавҷудияти дороиҳо тафтиш карда, таъйиднома тартиб дода мешавад. Тахтачаи нақши мӯҳрҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супорида мешавад.

41. Дар бораи тамоми ҳолатҳои кӯшиши дохилшавӣ ба ганҷхона ва усулҳои анҷом додани он ба Бонки миллии Тоҷикистон ё муассисаи болоии ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ хабар дода мешавад.

БОБИ 5. ТАЛАБОТ БА БИНО БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО ПУЛУ ДОРОИҲО ВА ВОСИТАҲОИ БАРНОМАВИЮ ТЕХНИКИИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ

42. Қарори банақшагирии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо ва воситаҳои барномавию техникӣ аз ҷониби ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ қабул карда мешавад.

43. Ҳучра барои анҷом додани амалиёт бо дороиҳо тарзе ҷойгир мешавад, ки имконияти ба он даромадани шахсони бегона, аз ҷумла кормандони ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ ва воҳидҳои сохтории он, ки ба гузаронидани амалиёт бо пули нақд сарукор надоранд, инчунин аз тарафи ин шахсон мушоҳида шудани ҳамлу нақли пули нақд дар байни ҳучраҳо барои анҷом додани амалиёт бо дороиҳо ғайриимкон бошад.

44. Агар дар бинои ҷойгиршудаи ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ дигар ташкилотҳо низ воқеъ бошанд, ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо баромадгоҳи алоҳида месозад, ки он аз тарафи дастаи посбонии (ё хадамоти бехатарии) ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ ё бо воситаҳои техникӣ муҳофизат ва наворгиранда назорат карда мешавад.

45. Масоҳати бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳоро ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ бо дарназардошти зарурати ҳаҷми банақшагирифташудаи пули нақд ба шарти риояи қоидаҳои амнияти сӯхторнишонӣ ва меъёрҳои санитарӣ (беҳдошті) муайян мекунад.

46. Мустаҳкамии техникии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо бояд бехатарии ҳаёти кормандони ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ ва ҳифзу нигоҳдории пулу дороиҳоро таъмин намояд, ки он ба воситаи маҷмӯи воситаҳои муҳофизатӣ (бехатарӣ) тибқи талаботи муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

47. Ҳазинаи нигоҳдории пулу дороиҳо метавонад аз утоқҳои зерин иборат бошад:

- ганҷхона бо ҷевонҳои филизӣ, сейфҳои махсус, равонакҳо, контейнерҳо, кассетаҳо барои банкоматҳо, халтаҳои барои ҳамлу нақли пули нақд;

- пешайвони ганҷхона дар даромадгоҳи ҳазинаи пулу дороиҳо;

- роҳравҳои назоратии қад-қади деворҳои ҳазинаи пулу дороиҳо, ки бевосита ба деворҳои берунии бино ё ба деворҳои утоқи ташкилотҳои беруни ҳамшафат буда, аз пешайвони ганҷхона роҳи даромад доранд.

48. Ҳазинаи пулу дороиҳо метавонад утоқи махсуси муҷаҳҳазшудае бошад, ки мустаҳкамии сейфҳои дохили он (бо сертификати аз ҷониби Тоҷикстандарт тасдиқшуда) аз мустаҳкамии дараҷаи якуми тобоварӣ ба шикаст кам набошад.

Дар сурати набудани ҳазинаи пулу дороиҳо, амалиётҳои ҳазинавӣ танҳо рӯзона гузаронида шуда, пули нақд дар сейфҳои (бо сертификати аз ҷониби Тоҷикстандарт тасдиқшуда), ки мустаҳкамии он аз мустаҳкамии дараҷаи сеюми тобоварӣ ба шикаст кам нест, нигоҳ дошта мешавад.

Бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо бояд бо воситаҳои сигналдиҳии муҳофизатиро сӯхторнишонӣ ва сигнали хатар, ки ба постҳои посбононии ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ пайваст шудаанд, муҷаҳҳаз бошад.

Дар постҳои марказии ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ, ки муҳофизати онро ба зимма дорад ва дорои пулти мутамаркази назорат ва гурӯҳи зудамал буда, саривақт ба сигнали муҳофизатиро сӯхторнишонӣ ё ба таҷҳизоти сӯхторнишонии худкор (автоматӣ) ва сигнали хатар ҷавоб медиҳад, сигнали дастаҷамъии бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо насб карда мешавад. Дар ин маврид бояд барои фавран ба мақомоти корҳои дохилӣ хабар додани маълумоте, ки ба постҳои марказӣ ворид мегардад, имконият бошад. Ҳазина ва ганҷхонаҳои ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои

қарзии исломӣ метавонанд бо воситаҳои сигналдиҳии муҳофизатиро сӯхторнишонӣ ва сигнали хатарӣ худкор (автоматӣ) мучаҳҳаз бошанд.

49. Намудҳои (моделҳои) воситаҳои барномавию техникӣ, тартиби насби таҷҳизоти сигнализатсияи бехатарӣ ва ташкили муҳофизат аз тарафи ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ муайян карда мешавад.

Талабот нисбат ба мустаҳкамии техникий устои воситаҳои барномавию техникӣ низ аз тарафи ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ муайян карда мешавад.

50. Амалиёт барои дохил ва хориҷ кардани пули нақд аз воситаҳои барномавию техникӣ дар устоқхое, ки барои гузаронидани чунин амалиёт таъин шудаанд, аз тарафи пулрасонҳо ва кормандони хазинавӣ гузаронида мешавад.

51. Сатҳи мустаҳкамии техникий бино барои гузаронидани амалиёт бо пулу дороиҳо, истифодаи воситаҳои бехатарӣ, аз ҷумла сейфҳо, воситаҳои барномавию техникӣ, сохтори сигнализатсияи сӯхторнишониро муҳофизатӣ ё таҷҳизоти сӯхторнишонии худкор (автоматӣ) ва сигнали бонги хатар аз тарафи ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ дар якҷоягӣ бо ташкилоте, ки онро посбонӣ мекунад, муайян карда мешавад.

52. Ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломиро метавонад, корхонаи хусусии посбоникунандае, ки барои ин гуна фаъолият иҷозатнома дорад, воҳидҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар асоси шартномаи бо ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ басташуда, инчунин ҳадамоти амнияти ҳуди ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ муҳофизат ва посбонӣ намоянд.

Оид ба талаботҳои Бонки миллии Тоҷикистон ҷавобгӯ будани узели хазинавӣ, таҷҳизот ва барномаҳо, ки дар хазина истифода мегарданд, ташкилотҳои қарзӣ, филиалҳо ва воҳидҳои сохтории онҳо пеш аз ба кор оғоз намудан бояд хулосаи хаттии мутахассисони муассисаҳои Бонки миллии Тоҷикистонро дошта бошанд.

БОБИ 6. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАВӢ

53. Барои иҷрои вазифаҳои хизматрасонии хазинавии муштарӣ ва коркарди пули нақд, дар сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ шӯъбаи амалиёти хазинавӣ ташкил карда мешавад, ки он аз воҳидҳои зерин иборат аст:

хазинаҳои воридот, хароҷот, воридоту хароҷот, хазинаи бегоҳирӯзӣ, хазинаи иваз кардани пули коғазӣ ба танга, хазинаи бозшуморӣ, инчунин ҳуҷра барои қабул ва супоридани пулу дороиҳо ба пулрасонҳо, ҳуҷраи бозшуморӣ барои муштариён ва ҳуҷраи беҳдошт(барои нигоҳдории ҷиҳози шахсӣ). Мақсаднок будани ташкили сохторҳои мазкур ва миқдори онҳо аз ҷониби роҳбари Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзии исломӣ бо дарназардошти муштариёне, ки ба онҳо хизмат расонида мешавад ва ҳаҷми амалиёти хазинавӣ муайян карда мешавад.

54. Ба шӯъбаи амалиёти хазинавӣ мудир хазина роҳбарӣ менамояд. Ҳангоми зиёда аз 3 воҳид корманд мавҷуд будан, вазифаи сардори шӯъбаи амалиёти хазинавӣ ҷорӣ карда мешавад. Мудир хазина (сардори шӯъбаи амалиёти хазинавӣ) ба шӯъба роҳбарӣ менамояд ва кори кормандони шӯъбаро назорат менамояд.

55. Роҳбари Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ барои корҳои зерин уҳдадор аст:

- таъмини дақиқ ва саривақтии хизматрасонии хазинавии муштариён;

- ташкили нигоҳдории дороиҳои воғузуршуда ва таъмини комилан беосеб нигоҳ доштани онҳо;

- фароҳам овардани шароити зарурие, ки ба риояи дурусти тартиби муқарраршудаи қабул, коркард, нигоҳдорӣ, додани пулҳои нақду дороиҳо аз хазинаҳо ва ганҷхонаҳо мусоидат намояд;

- гузаронидани чораҳои зарурӣ оиди роҳ надодан ба ҳисоби ғалат, камомад, дуздӣ, исрофкорӣ ва хатогиҳои дигар дар кори хазина;

- баррасии ҳар як ҳодисаи ҳисоби ғалат, камомад, дуздӣ, исрофкорӣ, хатогиҳои дигар ва суистифода, ситонидани зарари расонидашуда аз шахсони гунаҳкор тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда;

- бартараф кардани камбудихоёе, ки дар вақти санҷишҳо ошкор гаштаанд;

- барои баланд бардоштани самаранокии кори кормандони хазинавӣ ҷиҳати таъмин ва ҷорӣ намудани техника ва технологияҳои муосир мусоидат намояд;

- оиди кор бо кормандон ва тақмили ихтисоси онҳо чорабиниҳои зарурӣ гузаронад.

56. Ҳамроҳ кор кардани хешовандони наздик ва зану шавҳар, агар кори онҳо ба тобеияти бевосита ё таҳти назорати яке қарор доштани дигаре вобаста бошад, дар хазина манъ аст.

57. Ҳангоми зарурияти муваққатан иваз намудани кормандони алоҳидаи хазинавӣ бо фармони роҳбари (роҳбари сохтори) Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ, иҷрои амалиёти хазинавӣ ба муҳлати на зиёда аз як моҳ мумкин аст ба зиммаи кормандони дигари Бонки миллии Тоҷикистон ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ, ки бо ин мақсад тайёр карда шуда, бо ӯ дар хусуси масъулияти пурраи моддӣ шартнома баста мешавад, вогузор мегардад. Ба расмиятдарории муносибатҳои меҳнатӣ бо кормандони мазкур, ки муваққатан ба иҷрои амалиёт бо дороиҳо роҳ дода шудаанд, мутобиқи Қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Ба иҷрои корҳои хазинавӣ роҳ додани кормандони тайёркарданашуда қатъиян манъ аст.

58. Барои иҷрои амалиёт бо пулҳои нақд ва дороиҳо шахсони вазифадоре, ки масъули бе осеб нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, бо мӯҳрҳои филизӣ ва калидҳои ганҷхонаҳо таъмин карда мешаванд; кормандони хазинавӣ бошанд, бо калидҳои воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо, мӯҳранбӯр, клише, тамғаҳои инфиродӣ ва ғайра таъмин мегарданд. Тартиби муҷаҳҳаз намудани ҷойҳои кории кормандони хазинавӣ дар Замимаи №1 ба Дастурамали мазкур пешбинӣ шудааст.

59. Ҳамаи мӯҳр, мӯҳранбур, клише, тамғаҳои инфиродӣ бо ном ва тамғаҳои дигар, калидҳои ганҷхонаҳо, қитъаҳо (сексияҳо), ҷевонҳо, ячейкаҳо ва воситаҳои инфиродии нигоҳдорӣ дар китоби алоҳидае ба қайд гирифта мешаванд, ки он аз ҷониби шахси бо фармоиши (фармони) роҳбари (сохтори.....) Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ махсус ҷудокардашуда, ки аз иҷрои амалиёт бо дороиҳо озод карда шудааст, ба роҳ монда мешавад.

60. Ҳар сол як маротиба санҷиши ҳолат ва мавҷудияти воқеии мӯҳру тамға ва калидҳои дар зерҳисоби шахсони масъул қарордошта, аз ҷониби шахси масъул, ки бо фармони роҳбари Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ ба зимаи ӯ вогузор шудааст, гузаронида шуда, санад тартиб дода мешавад.

61. Ба саҳифаҳои китобҳои хазинавӣ рақам гузошта, сӯроҳ карда, ришта гузаронида мешавад ва он бо нақши мӯҳри сурғучӣ ё рангии *мастикии* Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ тасдиқ карда мешавад. Навиштаҷот дар бораи миқдори varaқҳо дар китоб бо имзои шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, тасдиқ карда мешавад.

62. Мӯҳр, мӯҳранбур, клише, тамғаҳои инфиродӣ, калидҳо баъди дар китоб қайд намудан ва гузоштани имзо дода ва қабул карда мешаванд. Мӯҳр, мӯҳранбур, клише, тамға ва калидҳо аз ҷониби шахсони вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо ва кормандони хазинавӣ нигоҳдорӣ мешаванд ва бояд имконияти аз тарафи шахсони дигар истифода намудани онҳо тамоман вучуд надошта бошад.

63. Мӯҳр, калид, мӯҳранбур, клише ва тамғаҳо, ҳамчунин нусхаҳои калидҳои воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо, катакҷаи рафҳо ва ҷевонҳои филизии ганҷхонаҳо, ки истифода намегарданду вайрон мебошанд, аз ҷониби шахси масъул ва комиссияи таъсисдодашуда, тибқи тартиби ҷойдошта нобуд карда мешавад. Мӯҳр, калид, мӯҳранбур, клише ва тамғаҳо, ҳамчунин нусхаҳои калидҳои воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо, катакҷаи рафҳо ва ҷевонҳои филизии ганҷхонаҳо, ки муваққатан истифода намегарданд аз ҷониби шахси масъул, ки дар банди 62 Дастурамали мазкур (нигаред ба банди 62) нишон дода шудааст, нигоҳдорӣ мешавад.

64. Дар ҳолати гум шудани калидҳои ганҷхона бояд сирри қулф тағйир дода шуда, калидҳои нав сохта шаванд. Барои иваз кардани сирри қулф мутахассисони дорои рухсатнома, ки аз тарафи хадамоти амнияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ё ташкилоти қарзӣ, ташкилоти қарзии исломӣ ба расмӣ дароварда шудааст, ҷалб карда мешаванд.

65. Дар бораи тағйир додани сирри қулф ва сохтани калидҳои нав аз ҷониби комиссияе, ки роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ таъйин намудааст, таъйиднома тартиб дода мешавад. Дар он сабабҳои тағйир додани сирри қулф ва сохтани калидҳои нав, ному насаб ва номи хонаводагӣ, ки ин корхоро анҷом додааст, бо истинод ба мавҷудияти рухсатнома нишон дода мешавад. Таъйидномаҳо доимо дар парвандаи алоҳидаи дар ихтиёри роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ мавҷудбуда нигоҳ дошта мешаванд.

Шахсоне, ки дар гум шудани калидҳо гунаҳкор мебошанд, вобаста ба вазъи баамаломата ба ҷавобгарии интизомӣ кашида мешаванд.

66. Ҳамаи ганҷхонаҳо бояд нусхаҳои калид дошта бошанд, ки онҳо бо навиштаҷоти муфассал ба лифофа (пакет) гузошта мешаванд, ба рӯи онҳо матоъ кашида дӯхта мешавад ва аз ҷониби се шахси вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, мӯҳр гузошта мешавад. Рӯйхат ин мушаххасотро дар бар мегирад: номи Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ, таърих, миқдор ва рақамҳои нусхаҳои калидҳое, ки ба лифофа гузошта шудаанд, қимати шартии лифофа, имзои шахсони номбаршуда.

67. Лифофа бо нусхаҳои калидҳо бо мактуби ҳамрав, ки аз ҷониби роҳбарият ва ҳамаи шахсони вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо имзо шудааст, барои нигоҳдорӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии (ташкилоти қарзии исломии) наздиктарин супорида мешавад ва дар ин хусус аз ҷониби онҳо Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ ба ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломие, ки калидҳоро барои нигоҳдорӣ супоридааст, расид дода мешавад.

Расид дар хусуси барои нигоҳдорӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломӣ супоридани нусхаҳои калидҳо якҷоя бо нусхаҳои номгӯйҳо ва мактуби ҳамрав дар ганҷхона нигоҳ дошта мешавад ва бо қимати шартии 1 сомонӣ дар ҳисоби «ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ» ба ҳисоб гирифта мешавад.

68. Лифофаи нусхаҳои калидҳо ҳангоми мавҷудияти дархости Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломие, ки онро барои нигоҳдорӣ супоридааст аз ҷониби роҳбарият ва се шахси вазифадори масъули нигоҳ доштани дороиҳо имзо шуда, бо мӯҳри нишондор тасдиқ гардидааст ва баъди пешниҳоди расид аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломие, ки дар онҳо нусхаҳои калидҳо маҳфузанд, бозпас дода мешавад.

69. Лифофаи нусхаҳои калидҳо, ки аз Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломии дигар барои нигоҳдорӣ қабул карда шудааст, дар яке аз ҷевонҳои ганҷхонаи Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ қабулнамуда гузошта шуда, дар ҳисоби ғайритавозунӣ бо қимати шартии 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

70. Нусхаҳои калидҳо дар ҳолати шикастан ё гум шудани нусхаи якум, ҳангоми тафтишоте, ки ба иваз намудани шахсони вазифадори

масъули бе осеб нигоҳ доштани дороиҳо вобастаанд ва инчунин ҳангоми тафтишот ё санҷише, ки бо супориши Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии ислומии болоӣ амалӣ мегарданд, аз ҷойи нигоҳдорӣ гирифта мешаванд. Дар ин ҳолатҳо шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳ доштани дороиҳо мебошанд, таъйиднома тартиб дода, ба имзо мерасонанд ва сабабҳои гирифтани нусхаи калидҳоро нишон медиҳанд. Таъйиднома ба варақаи хароҷот ҳамроҳ карда мешавад.

71. Дар вақти корӣ дари хучраҳои хазинаҳои амалиётӣ бояд бо калид қулф бошад. Дар вақти иҷрои амалиёти хазинавӣ калидро дар сӯроҳии қулфҳои хучраҳои хазинаҳои амалиётӣ, ганҷхонаҳо, китъаҳо, ҷевонҳо, катакчаҳо ва воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳо гузоштан манъ аст.

72. Ҳангоми муваққатан аз ҷойи кор берун баромадан, пул, хуччатҳои хазинавӣ, мӯҳр, клише, мӯхранбур ва калиди воситаҳои инфиродии нигоҳдории дороиҳоро дар шакли қушода монда рафтани хазинадорон манъ аст. Пули шахсии хазинадорҳо, либос, хӯрок ва чизҳои дигар бояд дар хучраи алоҳидаи махсус ё ҷевонҳое, ки дар бинои хазина, вале берун аз хазина ҷойгир шудаанд, нигоҳ дошта шаванд. Назорати он ба зиммаи сардори шӯъбаи амалиёти хазинавӣ (мудири хазина) вогузор мегардад.

73. Хазинадорҳои хазинаҳои воридоту хароҷот бо намунаи имзои кормандони амалиётӣ, ки ваколатдори ба имзо расонидани хуччатҳои хазинавии воридоту хароҷот мебошанд ва кормандони амалиётӣ, ки бо барасмиятдарории хуччатҳои воридоту хароҷот вобастаанд, бо намунаи имзои хазинадорҳои хазинаҳои мазкур таъмин карда мешаванд. Намунаҳо бо имзои роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ, сармуҳосиб, ҳамчунин бо мӯҳри нишондор тасдиқ карда мешаванд.

74. Аз болои саривақт супоридани намунаи имзоҳо ба кормандони дахлдор ва ҳангоми аз эътибор соқит кардан аз онҳо гирифтани намунаи имзоҳо сармуҳосиби Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ назорат менамояд.

75. Интиқоли хуччатҳои воридоту хароҷот байни кормандони хазинавӣ ва амалиётӣ Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти

қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ ба тартиби дохилӣ бо навиштан дар китоби шакли озод муқарраршуда амалӣ карда мешавад.

76. Дар хазинаҳои амалиёти дар ҷойи намоён эълон навишта мешавад, ки намунаи пулҳои қоғазӣ дар ихтиёри мудирони хазина, (сардори шӯъбаи амалиёти хазинавӣ), қарор дорад ва бо хоҳиши муштарӣ мумкин аст барои аз назар гузаронидан ба ӯ нишон дода шаванд. Намунаҳои пулҳои қоғазӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон (дар ҳисоби ғайритавозунии «Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ») ва ташкилотҳои қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ дар ҳисоби ғайритавозунӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоб гирифта мешаванд ва дар вақти ғайриқарзӣ дар ганҷхона нигоҳ дошта мешаванд.

77. Намунаҳои пулҳои миллий, ки аз корхонаи чопи пул ба Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ворид мегарданд, дар ҳисоби ғайритавозунии 91303 “Намунаҳои пули Бонки миллии Тоҷикистон” бо арзиши шартии 1 сомонӣ барои ҳар як варақ ба ҳисоб гирифта мешавад.

БОБИ 7. МАСЪУЛИЯТ БАРОИ БЕ ОСЕБ НИГОҲ ДОШТАНИ ДОРОИҲО ВА РИОЯИ ҚОИДАҲОИ ИҶРОИ АМАЛИЁТИ ХАЗИНАВӢ

78. Роҳбарони Бонки миллии Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ барои комилан бе осеб нигоҳ доштани ҳамаи дороиҳо масъулияти шахсӣ бар дӯш доранд.

79. Дар қатори роҳбарони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ барои дуруст ташкил намудани кори хазинавӣ, муҳофизати зарурӣ ва комилан бе осеб нигоҳ доштани ҳамаи дороиҳо, ки дар ташкилотҳои қарзӣ ва ё ташкилотҳои қарзии исломӣ мавҷуданд ва инчунин барои хизматрасонии дақиқи хазинавӣ, ба муштарӣ, мудирони хазинаҳо (сардорони шӯъбаҳои амалиёти хазинавӣ), низ масъулият бар дӯш доранд.

80. Роҳбарон, сармуҳосибон (сарнозирон) ва мудирони хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ вазифадоранд риояи қатъии қоидаҳои иҷроӣ амалиёти хазинавиرو таъмин намоянд, аз болои сари вақт ба

суратҳисоби воридоти муштарӣ гузаштани маблағҳое, ки ба ҳазинаи муомилотӣ ворид гардидаанд назорат баранд.

Ба зиммаи шахси дигар вазифадор вогузор намудани ихтиёрдори ҳазинаи муомилотӣ, роҳбарони Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломиро аз масъулияти беосеб нигоҳ доштани дороиҳо озод намесозад, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки онҳо расман бо сабабҳои рухсатӣ, сафари хидматӣ ва ғайра берун аз Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ қарор дошта бошанд.

81. Роҳбари Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ бо ҳар як корманде, ки бо пули нақд ва дороиҳои дигар амалиёт анҷом медиҳад, шартнома дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ менамояд (Зиммаи 2 ба Дастурамали мазкур). Ин ҷавобгарӣ мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон бар дӯши кормандон вогузор мегардад.

82. Масъулияти моддӣ нигоҳдори пулҳои нақди ҳазинаи муомилотӣ ва дороиҳои дигаре, ки дар ганҷхонаҳо ҷой доранд ва иҷрои амалиёт бо онҳо ба зиммаи мудирони ҳазинаи Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ вогузор карда мешавад.

83. Кормандони ҳазинавӣ, барои камомати пулу дороиҳо дар даставу бастаҳои мураттабнамудаи онҳо ва бастабандии дигаре, ки имзои онҳо гузошта шудааст, инчунин барои дар байни пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои навбандӣ ва бастабандишуда ошкор шудани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношояму қалбакӣ, новобаста аз он, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ камомад ва пули корношоям, қалбакӣ ошкор гардидааст, масъулияти пурраи моддӣ бар дӯш доранд.

84. Барои кормандони ҳазина, роҳ додан ба ҳолатҳои зерин қатъиян манъ аст:

- ба шахси дигар бовар намудани иҷрои кор бо дороиҳое, ки ба зиммаи онҳо супорида шудааст ва иҷро намудани коре, ки ба доираи салоҳияти онҳо дохил намешавад;

- бевосита иҷро намудани супоришҳои муштарӣ оид ба гузаронидани амалиёт бо пули нақд аз рӯи суратҳисобҳои онҳо дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзӣ ва ташкилоти қарзии исломӣ, инчунин бевосита аз онҳо қабул намудани ҳуҷҷатҳо барои гузаронидани пул, гирифтани пул бе иштироки кормандони

амалиётӣ, ба истиснои иҷрои амалиёт тариқи барномаҳои махсус (барномаи автоматикунонидашудаи бонкӣ ва ба ин монанд барномаҳо);

- нигоҳ доштани пулҳои худ якҷоя бо пулҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти қарзии исломӣ;

- бидуни имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон”, феҳрист ё варақаи назоратӣ ба якдигар супоридани пулу дороиҳо.

85. Ҳамаи кормандони Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки кор бо дороиҳо ва анҷом додани амалиёт бо он ба зиммаи онҳо воғузур шудааст, вазифадоранд тартиби дар Дастурамали мазкур муқарраршудаи кор бо пули нақдро донанд ва қатъиян риоя намоянд, талаботи Дастурамалро надонистани кормандони мазкур, дар ҳолати ба хатогӣ роҳ додан, барои аз масъулият озод намудани онҳо асос шуда наметавонад.

86. Ҳар сол кормандони хазинавӣ, ки ҷавобгарии пурраи моддӣ бар дӯш доранд дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд.

БОБИ 8. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАҲОИ ВОРИДОТӢ

87. Ба хазинаҳои воридоти Бонки миллии Тоҷикистон аз ташкилот, муассиса ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликият (минбаъд дар матн - шахсони ҳуқуқӣ муштарӣ), аз рӯи иттилоияи шакли №0402001, аз ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ тибқи ордери воридотӣ (Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва рӯйхат) пули нақд қабул карда мешавад.

Ба хазинаҳои воридоти ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ аз ташкилот, муассиса ва корхонаҳо новобаста аз шакли моликият (минбаъд дар матн - шахсони ҳуқуқӣ муштарӣ), аз шахсони воқеӣ аз рӯи иттилоияи шакли №0402001- пул қабул карда мешавад ва аз ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ тибқи ордери воридотӣ (дар асоси шартнома) қабул карда мешавад **(Замимаи №3 ба Дастурамали мазкур)**

Пул аз кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ ва ё ташкилотҳои қарзии исломӣ аз рӯи ордери воридотии хазина қабул карда мешавад.

88. Барои ба хазинаи **воридотӣ** супоридани пули нақд намояндагони муштарӣён иттилоия барои нақдан гузаронидани пул, расиди №0402001-ро пур мекунад ва онро ба корманди амалиётӣ месупоранд, ки ӯ иттилоияро тафтиш намуда, ба расмӣят медарорад, маблағро дар дафтари хазина оид ба воридот_ нишон медиҳад ва онро ба хазина месупорад.

Ташкилотҳои қарзӣ ва ё ташкилотҳои қарзии исломии дорои барномаҳои низоми автоматикунонии бонкӣ ва монанд ба онро мебошанд ин амалиётро метавонанд тибқи талаботи низомҳои мазкур анҷом диҳанд.

89. Иттилоияро аз корманди амалиётӣ гирифта, хазинадор якхела будани имзои корманди амалиётӣро бо намунаи мавҷудбудаи имзоҳо, муқоиса менамояд, мутобиқати рақами маблағҳо ва рақами бо ҳарф навиштаи онҳоро муқоиса намуда, супорандаи пулро даъват мекунад ва дар хазинаи воридотӣ аз вай маблағро қабул менамояд:

- аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пулҳоро варақ ба варақ, тангаҳоро дона ба дона қабул намуда, сипас ба тартиби муқарраршуда пулҳои коғазиро дар бастаҳои пурра, нопурра ва омехта, тангаро дар халтачаҳо мурағтаб ва бастабандӣ мекунад;

- аз Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ пулҳои коғазӣ бо тафтиши шумораи дастаҳо бо бастаҳои пурра, тангаҳо бо халтачаҳо қабул карда шуда, миқдори бастаҳо, дурустӣ ва пурра будани бастабандӣ, мавҷудияти нақши намоён ва пурраи мӯҳранбурҳо, клише, дуруст ба расмӣят даровардани мушаххасот ва мутобиқати онҳо ба мушаххасоти Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ тафтиш карда мешавад.

Агар супоранда пулро аз рӯи якҷанд ҳуҷҷат барои дохил кардан ба суратҳисобҳои гуногун супорад, хазинадор пулро аз рӯи ҳар як ҳуҷҷат алоҳида қабул мекунад.

Дар мизи хазинадор бояд танҳо пули шахсоне, ки онро месупоранд, мавҷуд бошад. Дигар ҳамаи пулҳои қабулнамунаи хазинадор дар воситаҳои инфиродии нигоҳдорӣ нигоҳ дошта мешаванд.

90. Баъди қабули пуд хазинадор маблағи воқеиро бо навиштаҷоте, ки дар варақаи воридотӣ нишон дода шудааст муқоиса мекунад. Ҳангоми мутобиқ омадани маблағ хазинадор расид, иттилоия барои нақдан гузаронидани пул ва ордери ба он иловашуда ё ду нусха

ордери воридотиро имзо мекунад, дар расид ё ин ки дар нусхаи ордери воридотӣ мӯҳр гузошта, онро ба супорандаи пул медиҳад. Иттилоия барои нақдан гузаронидани пул ва нусхаи аввали варақаи воридотиро хазинадор дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. Варақа ба иттилоияи № 0402001 ба кормандони дахлдори амалиётӣ супорида мешавад.

91. Ҳангоми ошкор шудани пулҳои корношоям, шубҳанок, фарқият миёни маблағи пули нақд ва маблағе, ки дар санад нишон дода шудааст, ба супорандаи пул баргардонда мешавад, ки варақаи хазинавиरो ба маблағи воқеии қабулшаванда мувофиқ пур намояд.

Хазинадор варақаи аввалини воридотиро хат мезанад, дар паси расиди иттилоия, нусхаи варақаи воридотӣ маблағи воқеии пули қабулкардари нишон медиҳад, инчунин арзиш, силсила, рақам ва маблағи барои муоина қабулкардаи пулҳои шубҳанокро сабт менамояд ва имзо мегузорад. Расид, иттилоия ва варақаи он, ду нусха варақаи воридотиро хазинадор ба корманди амалиётӣ, бармегардонад, ки вай дар дафтари хазинавӣ ислоҳ ворид мекунад, санадҳои аз нав қабулшударо ба расмият медарорад ва ба пулҳои шубҳанок, ки бояд мавриди муоина қарор гиранд, расид менависад. Дар паси расид арзиш, силсила, рақами пулҳои коғазии барои муоина қабулгардида ва маблағи умумӣ нишон дода мешавад. Варақаҳои воридотӣ ва расидро корманди амалиётӣ ба хазина интиқол медиҳад.

Расид, ки онро хазинадор имзо кардааст ва ба он мӯҳри хазина гузошта шудааст, ба муштарӣ дода мешавад.

Пулҳои шубҳанокро хазинадор ҳамроҳи расиди иттилоия барои нақдан гузаронидани пули якум барасмиятдаровардаи № 0402001, нусхаи варақаи воридотӣ барои муоина бо ворид кардани сабт дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина медиҳад. Иттилоия ва варақаи иттилоия барои нақдан гузаронидани пул № 0402001 ва нусхаи якуми варақаи воридотӣ нобуд карда мешаванд.

Ба пулҳои коғазии корношоям хазинадор ё мудири хазина тамғаи “Корношоям” бо мушаххасоти зерин мегузорад: номи Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ, сана, ному насаб ва имзо, баъд онро ба муштарӣ бармегардонад. Тангаҳои корношоям бошад баъд аз муоина ва муайян намудани корношоямии он ба муштарӣ баргардонида мешавад.

92. Доир ба қабул намудани пули нақд аз шуъбаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ, Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ба Идораи ҳисобдорӣ Дастгоҳи марказии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқнома равон менамояд. (Замимаи №5 ба Дастурамали мазкур).

93. Агар муштарӣ пулро ворид накарда бошад, хазинадор иттилоияро ба кормандони амалиётӣ бармегардонад. Навиштаҷот дар дафтари китоби хазинавӣ хат зада мешавад, иттилоия низ хат зада шуда, дар санадҳои хазинавии рӯз ҷойгир карда мешавад.

94. Хазинадори хазинаи воридотӣ ҳар рӯз дар хусуси аз муштарӣ қабул кардани маблағҳои пулӣ ва ба мудирӣ хазина супурдани онҳо дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қайд ворид мекунад.

Дар охири рӯзи амалиётӣ хазинадор санадҳои воридотӣ хазинавии қабулшударо ҷамъ оварда, маблағи онҳоро бо нишондоди лентаи назоратии ҳисоб муқоиса мекунад, дар бораи маблағи пулҳои қабулшуда маълумотномаи шакли № 0482109 тартиб медиҳад ва маблағи дар ин маълумотнома нишондодашударо бо маблағи воқеии пули қабулгардида муқоиса мекунад.

Маълумотнома аз тарафи хазинадор имзо карда мешавад ва гардишҳои хазинавие, ки дар он нишон дода шудаанд бо навиштаҷоти дар дафтарҳои хазинавии кормандони амалиётӣ анҷом медиҳанд, муқоиса карда мешаванд. Агар дар ташкилоти қарзӣ якчанд хазинаи воридотӣ ва хароҷотӣ бошад ва ҳар яки онҳо бо якчанд корманди амалиётӣ кор кунанд, дар ҳолати фаъолият намудан бо барномаи низоми автоматикунонидашудаи бонкӣ (махсус) **ва ба ин монанд барномаҳо** маълумотномаи шакли №0482109 ва №0482110 дар намуди маҷмӯӣ тартиб дода мешавад. (Замимаи № 6).

Муқоиса бо имзои хазинадор дар дафтарҳои хазинавӣ ва бо имзои корманди амалиётӣ дар маълумотномаи хазинадор ба расмият дароварда мешавад.

Хазинадор дар охири рӯзи амалиётӣ дафтарҳои хазинавӣ (китоби шакли №155) ва маълумотномаи №0482109 –ро ба мудирӣ хазина, сармуҳосиб барои муқоиса ва назорат пешниҳод менамояд. Мудирӣ хазина сармуҳосиб баъди муқоиса дар маълумотнома ва дафтари хазинавӣ имзо намуда, маълумотномаро ба хазинадор, ки барои ҷузвбандии ҳуҷҷатҳо вобаста аст бар мегардонад.

Дар ташкилоти қарзии дорои барномаи низоми автоматикунонидашудаи бонкӣ ва ба ин монанд барномаҳо дафтари хазинавӣ ба таври автоматикӣ бароварда шуда аз ҷониби муҳосиб (амалиётчӣ) ва хазиначӣ имзо карда мешавад.

95. Пули нақди бастабандишударо бо тартиби муқарраршуда хазинадори хазинаи воридотӣ ҳамроҳи санадҳои воридотӣ, лентай назоратии ҳисобрас, маълумотномаи №0482109 бо гузоштани қайд дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина месупорад. Инчунин пули нақд дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ба мудири хазина супорида мешавад.

96. Мудири хазина бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳо ва халтаҳои тангаро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо бо тафтиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва мӯҳри сурбӣ, нақшҳои клише ва мавҷудияти мушаххасоти зарурӣ қабул мекунад. Маблағи пулҳои қабулнамудаашро бо маълумотномаи хазинадор муқоиса намуда, ба он имзо мегузорад.

97. Пулҳои ба хазинаи воридотӣ воридшударо дар муддати рӯзи амалиётӣ якҷанд маротиба бо гузоштани сабт дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудири хазина супоридан имконпазир аст. Дар ин ҳолатҳо то супоридани пул, хазинадор бояд эътимод пайдо кунад, ки пули нақди воқеӣ ба маблағи умумии аз рӯи санадҳои воридотӣ қабулшуда мувофиқ мебошад.

Ташкилотҳои қарзие, ки бо барномаи низоми автоматикунонидашудаи бонкӣ ва ё ба ин монанд барномаҳо кор мекунад, вазифаи корманди амалиётӣ ва хазинадорро корманди амалиётчӣ-хазиначӣ иҷро менамояд.

БОБИ 9. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАҲОИ БОЗШУМОРИ

98. Барои бозшуморӣ, навъбандӣ, мурағабсозии пули нақд ва назорат аз болои тозагии пули дар муомилотбуда дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ хазинаҳои бозшуморӣ ташкил карда мешаванд.

99. Андозаи хазина ва миқдори кормандони хазина бо дарназардошти ҳаҷми пули нақде, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон,

ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои қарзии исломӣ ворид мегардад ва мучаҳҳаз будани хазинаи бозшуморӣ бо воситаҳои техникий коркарди пул муайян карда мешавад.

100. Бозшуморӣ пул аз ҷониби гурӯҳҳои хазинадорон анҷом дода мешавад. Ҳангоми аз 2 то 6 нафар будани хазинадорон як нозир таъин карда мешавад. Дар сурати дар хазинаи бозшуморӣ мавҷуд будани зиёда аз 7 хазинадор вазифаи сардори шӯъбаи бозшуморӣ ??? (мудири хазина) таъин карда мешавад.

Нозир (мудири хазинаи бозшуморӣ) аз болои кори гурӯҳҳо назорат намуда, кори онҳоро тавре ташкил менамояд, ки маҳсулнокии бештар ва самаранокии бозшуморӣ, инчунин нигоҳдории дороиҳоро таъмин карда тавонад. Сардори шӯъбаи бозшуморӣ (мудири хазина) ҳангоми муваққатан ҳозир набудани нозирӣ яке аз гурӯҳҳо вазифаҳои онро иҷро менамояд.

101. Барои гузаронидани бозшуморӣ нозир аз хазинаи муомилотӣ, аз мудири хазина бо қайд намудан дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” дар Хазинаи марказӣ бошад аз хазинаи муомилотӣ ё аз фонди эмиссионӣ, аз шахсони вазифадоре, ки барои нигоҳдории дороиҳо масъуланд, бо қайд намудан дар китоби 0482123 “Китоб оиди додани пули нақд барои коркард, бозшуморӣ назоратӣ, санҷиш ва пас супоридан ба ганҷхона” пули нақд қабул мекунад. Бастаҳои пурра, нопурра ва омехтаи пулҳо ва халтачаҳои танга аз тарафи нозир аз рӯи навиштаҷот дар рӯйбастҳо ва барчаспҳо бо тафтиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва мӯҳрҳои сурбӣ, нақшҳои клише ва мавҷудияти мушаххасоти зарурӣ қабул карда мешаванд.

102. Барои пурра намудани камомад, пулҳои корношоям ва шубҳанок, мудири хазина ҳар рӯз таҳти ҳисоб ба нозир бо гузоштани имзо дар китоби хазинавии 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” маблағи заруриро медиҳад. Пулро нозир варақ ба варақ ё дона ба дона қабул менамояд.

Маблағи пулии гирифтаашро нозир дар китоби 0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қайд мекунад.

103. Дар давоми рӯзи корӣ нозир пули нақдро дар воситаи инфиродии нигоҳдории дороиҳо, ки баъди ҳар бори гузоштан ё гирифтани дороиҳо қулф карда мешавад, нигоҳ медорад.

Бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтаҳои тангаи барои бозшуморӣ қабулкардари нозир бо гузоштани имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба хазинадорони хазинаи бозшуморӣ медиҳад.

104. Хазинадор аз нозир барои бозшуморӣ бастаҳои пулҳои қоғазиро аз рӯи навиштаҷот дар рӯйбастҳо бо тафтиши миқдори дастаҳо, пуррагии бастабандӣ ва мӯҳрҳои сурбӣ, нақши клишеҳо ва мушаххасоти зарурӣ, халтаҳои тангаро бошад, аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳо қабул мекунад. Пули нақди қабулшударо дар феҳрист ё китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” сабт менамояд (Замимаи № 7).

105. Баъди қабули пули нақд хазинадор онро дар воситаи инфиродии нигоҳдорӣ мегузорад баъд як баста пул ё як халтаи тангаро бароварда ба бозшуморӣ ва навбандии он шурӯъ мекунад. Дар як вақт кушодани якчанд баста ё халтаҳои танга манъ аст. Баста ё халтаи тангаи навбатӣ танҳо баъд аз он, ки ҳамаи дастаҳои баста ё халтаи тангаи пештара бозшуморӣ, навбандӣ, дастаҳои пурра бастабандӣ, дастаҳои ноপুরраи бастабандӣ ва бастабандинашуда дар воситаи инфиродии нигоҳдорӣ гузошта шудаанд, кушода мешавад.

Бастабандии дастаҳо, рӯйбастҳои боло ва поёни баста, риштаи канаб бо мӯҳри сурбӣ, бастабандии полиэтиленӣ, халтача бо барчасп то бозшумории пурраи ҳамаи бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтаҳои танга дар мизи хазинадор нигоҳ дошта мешаванд.

Бо чамъ шудани дастаҳои пурра хазинадор онҳоро ба таври муқарраршуда дар бастаҳои пурра мурағаб ва бастабандӣ мекунад.

106. Дар ҳолати ошкор шудани камомад, бешомад, пулҳои корношоям ва шубҳанок хазинадор бозшумориро қатъ менамояд ва дар ин бора ба нозир хабар медиҳад. Баъд аз ин бастаи пулҳои қоғазӣ, халтаи танга ки дар онҳо камомад, бешомад, пули корношоям, шубҳанок ошкор карда шудааст, таҳти мушоҳидаи нозир дубора аз ҷониби хазинадор бозшуморӣ карда мешавад.

107. Дар хусуси камомад, бешомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям ё шубҳанок, аз он ҷумла пулҳои фарсуда аз дохили пулҳои корношоям ва баръакс ҳангоми бозшуморӣ ошкоргардида ба тартиби пешбининамудаи бандҳои 182 ва 183 Дастурамали мазкур, таъйидномаи № 0482145 тартиб дода мешавад, ки дар асоси он маблағи камомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям, шубҳанок пурра карда шуда, маблағи бешомад аз ҷониби нозир қабул мегардад

(Замимаи № 8). Пулҳои шубҳанок бо нусхаи якуми таъйидномаи № 0482145 баъди гузоштани имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” барои муоина (экспертиза) ба мудирҳои хазина супурда мешаванд.

108. Камомад, бешомад, пулҳои корношоям ва қалбакие, ки хангоми бозшумории пули нақд ошкор гардидаанд, дар хазинаи бозшуморӣ ҳисобот бурда мешавад. Маблағи камомад, бешомад, пули корношоям ё қалбакии муштариёни алоҳидаи Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ аз рӯи ҳар як таъйиднома ва ҳамчунин, аз рӯи ҳар як хазинадоре, ки камомад, бешомад, пули корношоям ё қалбакиро ошкор намудааст, дар ҳисобот нишон дода шавад.

Аз рӯи камомад, бешомад, пулҳои корношоям ва қалбакие, ки дар давоми рӯзи корӣ дар бастабандиҳои ҳар як Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ошкор гардидааст, дар се нусха таъйидномаи ҷамъбасти тартиб дода шуда, ба он таъйидномаҳои хусусӣ илова карда мешаванд.

109. Хазинадор, ҷойи кори худро то анҷоми коркарди пулҳои ба ӯ супурдашуда набояд тарк кунад. Агар ҷойи кориро тарк намудан хеле зарур бошад, вазифадор аст ҳамаи пулҳои барои бозшуморӣ қабулнамуда ва ҳамчунин, тамғаи инфиродӣ, мӯҳранбур ва клишero ба таҷҳизоти инфиродии нагоҳдории дороиҳо гузошта, онро бо калид маҳкам намояд. Муваққатан ҷойи кориро тарк намудани хазинадор танҳо бо иҷозати нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) мумкин аст.

110. Баъди анҷоми бозшуморӣ пулҳои коғазӣ ва тангаҳое, ки аз онҳо бастаҳо, дастаҳои пурра ва халтачаҳо мурағтаб намудан имконнопазир аст, пас аз имзо гузоштан дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” барои мурағтаб намудан ба як ё якчанд хазинадор супорида мешавад. Хазинадорҳо дастаҳоро варақ ба варақ ва тангаҳоро дона-дона бозшуморӣ намуда қабул мекунанд.

111. Нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) аз бастаҳои коркардашудаи пулҳои коғазиро аз рӯи навиштаҷот дар рӯйбастҳо, халтачаҳои тангаро аз рӯи навиштаҷоти барҷаспҳо қабул намуда, миқдори дастаҳо, дуруст будани бастабандӣ ва мавҷудияти мушаххасотро тафтиш менамояд, барои қабули онҳо дар феҳрист ё китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи

хазинадорон”-и хазинадор мудир хазина имзо мегузорад ва маблағи пули қабулгардидаро дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба ҳар як хазинадор алоҳида менависад.

112. Нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) мутобиқати миқдори пулҳои баъди коркард воқеан аз тарафи ӯ гирифташударо бо маблағи барои бозшуморӣ додашуда, бо дар назардошти таъйидномаҳои № 0482145-и дар давоми рӯзи корӣ тартибдодашуда тафтиш мекунад. Нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) таъйидномаҳои № 0482145-и дар давоми рӯзи корӣ тартибдодашударо ба корманди амалиётӣ месупорад. Ин корманд дуруст тартиб додани таъйидномаҳоро тафтиш мекунад ва санадҳои хазинавии воридоту хароҷотро ба расмият мебарорад.

Нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) маблағи тахти ҳисоб гирифтаашро бо маблағи дар санадҳои воридоту хароҷот бо бақияи воқеии пулҳо нишондодашуда муқоиса менамояд.

113. Бақияи истифоданашудаи пулҳо, ки барои пур кардани камомад, иваз намудани пулҳои корношоям, шубҳанок ба нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) дода шудаанд ва ҳуҷҷатҳои хазинавӣ, ки нусхаи якуми таъйидномаҳои № 0482145 ба онҳо илова карда шудааст, аз тарафи нозир баъди гузоштани имзо дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудир хазина супорида мешавад.

Нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) пули нақди ба тартиби муқарраршуда аз нав ҳисобгардида ва бастабандишударо якҷоя бо маълумотнома ба хазинаи муомилотӣ ба шахсони вазифадоре, ки масъули нигоҳдории дороиҳо мебошанд, месупорад. Қабул баъди гузоштани имзо дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” аз тарафи нозир (мудир ё сардори хазинаи бозшуморӣ) аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷот дар барчаспҳои халтаҳои танга амалӣ карда мешавад, ҳамзамон бе камбудӣ будани бастабандӣ ва мавҷудияти мушаххасот тафтиш мегардад. Шахсони мазкур мутобиқати маблағи воқеии аз рӯи ҳар як арзиши пулҳо супоридашавандаро бо нишондоди маълумотнома дар бораи пули нақди коркарднамудаи хазинаи бозшуморӣ тафтиш мекунад ва онро ба имзо мерасонанд.

БОБИ 10. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАҲОИ ХАРОҶОТ ВА ТАБДИЛИ ПУЛИ КОҶАЗӢ БА ТАНГА

§1. Ташкили кори хазинаҳои хароҷот

114. Барои ба муштарӣ додани пули нақд дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ хазинаҳои хароҷот ташкил карда мешаванд.

115. Пули нақд аз хазинаҳо танҳо дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзии исломӣ ва корхонаҳои чопи пул дода мешавад.

Ҷамаи маблағи пулҳои аз хазинаҳо додашуда аз рӯи хароҷоти хазинаҳо ва ҳисобҳои муштарӣ дар рӯзи иҷрои амалиёт ба ҳисоб гирифта мешавад.

116. Пул аз хазинаҳои Бонки миллии Тоҷикистон тибқи ордерҳои хароҷотӣ (дар асоси дархости ташкилоти қарзӣ ва Фармоиши хаттии Роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон) хароҷот карда мешавад, аз хазинаҳои ташкилотҳои қарзӣ аз рӯи чекҳои пулӣ, ордерҳои хароҷотӣ, банкоматҳо бо истифодаи картҳои пардохтии бонкӣ ва аз постерминалҳо дода мешавад. (Замимаи № 4).

117. Барои пардохти музди меҳнати кормандони ташкилотҳои қарзӣ аз рӯи варақаҳои хароҷоти хазинавӣ, мувофиқи варақаҳои (ведомостҳои) пардохт ва барои пардохти хароҷоти амалиётӣ аз рӯи варақаҳои хароҷоти хазинавӣ пул дода мешавад.

118. Барои иҷрои амалиёти хароҷотӣ мудирҳои хазина ба хазинадорҳои хазинаҳои хароҷот таҳти ҳисоб баъди дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” имзо гузоштани онҳо маблағи зарурии пулро медиҳад.

Барои додани музди меҳнати кормандони ташкилотҳои қарзӣ ба хазинадори хазинаи хароҷот дар асоси варақаи хароҷоти хазинавӣ мумкин аст ба муҳлати то се рӯзи қарзӣ пешпардохт (аванс) дода шавад.

119. Хазинадори хазинаи хароҷот аз мудирҳои хазина бастаҳои пурра ва нопурраро аз рӯи навиштаҷоти рӯйбастҳо қабул намуда, миқдори дастаҳоро тафтиш мекунад, дастаҳои ҷудогонаи нопурраро варақ ба варақ бозшуморӣ намуда, халтачаҳои нопурраи тангаро дона ба дона ҳисоб менамояд.

120. Баъди ба хазинадорон додани пул мудирӣ хазина таҳти назорати шахсони масъули нигоҳдории доройҳо мутобиқати бақияи воқеии пулҳои хазинаи муомилотиро бо дарназардошти маблағҳои додашуда, бо маълумоти китоби 0482120-“Китоби қайди доройҳои хазинаи муомилотӣ” аз рӯи ҳисобҳои тавозунӣ дар оғози рӯз тафтиш менамояд.

121. Намояндаи муштариён чеки пулиро ба корманди амалиётӣ (мухосиб) пешниҳод менамояд, ин корманд баъди тафтиши лозимӣ маблағи чекро дар дафтари хазинавӣ қайд намуда, маркаи назоратии чеки пулиро барои ба хазина пешниҳод намудан ба шахси пулгиранда медиҳад.

122. Хазинадор чеки пулиро гирифта уҳдадор аст:

- мавҷудияти имзои шахсони вазифадори ташкилоти қарзиро, ки чеки пулиро ба расмият даровардаанд, мутобиқати имзоҳоро бо намунаҳои мавҷуда тафтиш намояд;

- маблағи дар чеки пулӣ бо рақамҳо навишташударо бо маблағи бо ҳарфҳо навишташуда муқоиса намояд;

- дар чеки пулӣ мавҷуд будани имзои шахси пулгиранда ва маълумоти шиноснома ё шаҳодатномаи шахсияти ӯро тафтиш намояд;

- маблағи пули додашавандаро тайёр намуда, онро дар навори назоратии ҳисобрас инъикос намояд;

- пулгирандаро аз рӯи рақами чек даъват намуда, маблағи пули гирифташавандаро пурсон шавад;

- рақами маркаи назоратии ба хазина пешниҳодшударо бо рақами чеки пулӣ муқоиса намуда, маркаи назоратиرو ба он ширеш намояд;

- маблағи пули барои додан тайёркардашударо дар ҳузури муштарӣ бозшуморӣ намояд;

- аз пулгиранда пурсон шавад, ки вай маблағи пули гирифташударо варақ ба варақ ё дона ба дона бозшуморӣ менамояд, ё не;

- пулро ба пулгиранда дода, ба чек имзо гузорад.

123. Муштарӣ ҳуқуқ дорад дар ҳуҷраи барои бозшумории пул муқарраршуда пулҳои қоғазии дар бастаҳои пурра ва нопурра бастабандишударо варақ ба варақ, халтачаҳои пурра ва нопурраи тангаро дона ба дона бозшуморӣ намояд. Ҳангоми ба бозшумории пули гирифташуда хоҳиш доштани муштарӣ, мӯҳрҳои сурбӣ,

нақшҳои клише аз бастаҳои пулҳои қоғазӣ ё халтачаҳои танга аз ҷониби хазинадори хазинаи хароҷот қанда намешаванд. Аз тарафи муштарӣ ба ҳуҷраи бозшуморӣ бурдани пулҳо ва аз нав ҳисоб кардани онҳо таҳти назорати яке аз кормандони хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ амалӣ карда мешавад ва аз тарафи нозир мӯҳрҳои сурбӣ ё нақши клише қанда мешаванд.

124. Дар ҳолате, ки бастабандӣ осеб надида бошад, хазинадор пулҳои қоғазиро бо бастаҳои пурра ва нопурра ва бо дастаҳои пурраи пулҳои қоғазӣ аз рӯи маблағҳои дар рӯйбастҳо ва бандеролҳо нишондодашуда, варақ ба варақ, халтачаҳои тангаро дона ба дона ҳисоб накарда, медиҳад.

Дастаҳои нопурра ва инчунин бастаҳои пулҳои қоғазӣ бастабандии осебдида аз тарафи хазинадор варақ ба варақ ё халтачаҳои танга дона ба дона ҳисоб карда, дода мешаванд.

125. Ҳангоми ба муштарӣ бо дастаҳо ё варақҳои алоҳида додани пулҳо, хазинадори хазинаи хароҷот бастаи пурраи бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ё корхонаи чопи пулро пешакӣ варақ ба варақ ё дона ба дона аз нав ҳисоб мекунад.

126. Ҳангоми иҷрои амалиёти хароҷотӣ ба хазинадор манъ аст:

- бо хоҳиши муштарӣ иваз намудани пули як арзиш ба арзиши дигари он;

- дар як вақт аз рӯи ду ё якчанд чекҳои пулӣ додани пул;

- амалиёте, ки мувофиқи онҳо муштарӣ пулро нагузаронида, дар як вақт чеки пулӣ ва иттилоия барои нақдан супоридани пулро пешниҳод менамояд.

127. Пулгиранда аз хазина дур нарафта, дар ҳуҷраи бозшуморӣ, дар ҳузури нозир хазинаи хароҷотӣ бастаҳои пурра ва нопурраро аз рӯи миқдори баста ва дастаҳои онҳо, даста ва варақҳои алоҳидаро варақ ба варақ, тангаро бошад аз рӯи миқдори халтачаҳо ва маблағи дар барҷасп нишондода шуда аз нав ҳисоб карда, тафтиш менамояд.

128. Ҳангоми бозшумории варақ ба варақи (дона-донаи) пулҳо аз тарафи муштарӣ рӯйбастҳои болоиву поёнӣ, бастабандиҳо, ресмонҳо бо мӯҳри сурбӣ, лӯлаи полиэтиленӣ барҷаспи халтачаҳо то анҷоми бозшумории ҳамаи бастаҳои пулҳои қоғазӣ ва халтачаҳои танга нигоҳ дошта мешаванд.

129. Камомад, бешомад, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои корношоям ё шубҳанок, ки ҳангоми бозшумории пулҳои қоғазӣ ё тангаҳои додашуда ошкор гардидаанд, бо тартиби дар боби 13 Дастурамали мазкур муқарраршуда ба расмӣ дароварда мешаванд.

130. Шикоят дар бораи камомад, ошкор гардидани пулҳои қоғазии корношоям ва қалбақӣ қонё гардонида намешавад, агар пулҳо аз тарафи муштарӣ дар ҳузури корманди хазинавии махсус ҷудокардашуда дар муассисаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ бозшуморӣ нагардида бошад. Дар ин хусус дар ҷои намоён дар назди хазина эълон овехта мешавад.

131. Дар анҷоми рӯзи амалиётӣ хазинадор миқдор ва маблағи ҳуҷҷатҳои пардохташуда ва бақияи маблағи таҳти ҳисобро, ки бо имзо ба мудирӣ хазина супорида мешавад, дар китоби 0482155 “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” менависад, маблағи таҳти ҳисоб қабулгардидаро бо маблағи дар ҳуҷҷатҳои хароҷот ва навори назоратии ҳисобрас нишондодашуда ва инчунин бо бақияи воқеии пулҳо муқоиса намуда, баъд аз ин маълумотнома (Замимаи №10) тартиб дода, онро ба имзо мерасонад ва гардишҳои хазинавии дар он овардашударо бо сабтҳои дафтарҳои хазинавии кормандони амалиётӣ муқоиса менамояд. Муқоиса бо имзои хазинадор дар дафтарҳои хазинавӣ ва имзои кормандони амалиётӣ дар маълумотномаи хазинадор ба расмӣ дароварда мешавад. Дар муассисаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ, ки амалиёти хароҷот аз тарафи мудирӣ хазина иҷро карда мешаванд, маълумотнома тартиб дода намешавад ва гардиши хазина, хароҷоти хазина ба маълумотномаи ҷамъбасти (Замимаи №11) дохил карда мешавад.

Ташкилоти қарзии дорои барномаи низоми автоматикунонидашудаи бонкӣ (ва монанд ба ин барнома), гузаронидани муқоисаи маълумотнома дар асоси фармони роҳбар ба хазиначии калони хароҷотӣ ва як нафар амалиётчӣ воғузур карда мешавад.

Ҳангоми иҷрои амалиёт доир ба қабул ва додани пул аз ҷониби як хазинадор фақат маълумотномаи ҷамъбасти тартиб дода мешавад.

132. Бақияи пулҳои ба тартиби муқарраргардида мураттаб ва бастабандишуда, ҳуҷҷатҳои якрӯзаи хароҷоти хазинавӣ, маълумотномаи ба он навори назоратии ҳисобрас иловагардидаро хазинадор баъди имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои

қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина месупорад. Мудирӣ хазина дуруст тартиб додани маълумотнома, мутобиқати бақияи воқеии пулҳоро бо далелҳои маълумоти маълумотномаи № 0482110 тафтиш мекунад ва онро ба имзо мерасонад.

133. Баробари анҷоми рӯзи корӣ хазинадор бақияи пешпардохте, ки барои додани музди кори кормандони Бонки миллии Тоҷикистон ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ гирифта шудааст, бо тартиби муқарраршуда пулҳои қоғазиро бо дастаҳо ва бастаҳо ва тангаҳоро бо халтачаҳои пурра ва нопурра, гуногунарзиш мураттаб намуда, ба мудирӣ хазина бо имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” месупорад.

§1. Табдили пулӣ қоғазӣ ба танга

134. Барои табдили пулҳои қоғазии муштарӣ ба танга дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ташкили хазинаҳои пулмайдакунӣ имкон дорад ташкил карда мешавад. Пеш аз оғози рӯзи амалиётӣ хазинадори хазинаи пулмайдакунӣ аз мудирӣ хазина зерӣ имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” маблағи зарурии тангаро барои анҷоми амалиёт мегирад. Қабули маблағ бо навиштаҷоти барчаспҳои дар халтаҳо басташуда бо тафтиши бе осеб будани бастаҳо ва мӯҳри сурбӣ анҷом дода мешавад. Хазинадор пардохтпазирии пулҳои қоғазии аз муштарӣ гирифтаре тафтиш намуда, тангаҳои арзиши дилхоҳи муштарӣ ҷудо менамояд, баъд аз додани танга хазинадор пулҳои қоғазиро дар воситаҳои нигоҳдории инфиродӣ ҷо ба ҷо менамояд.

135. Баробари анҷоми рӯзи амалиётӣ, хазинадор пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои боқимондаро бо тартиби муқарраршуда ба бастаҳо ва халтачаҳои пурра ва нопурра, гуногунарзиш мураттаб намуда зерӣ имзо дар китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина месупорад.

БОБИ 11. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАИ ВОРИДОТӢ ВА ХАРОҶОТ БО БАҲНОМАИ НИЗОМИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДАИ БОНКӢ (ВА МОНАНД БА ИН БАҲНОМАҲО)

136. Ташкилотҳои қарзии бо барномаи низоми автоматикунонидашудаи бонкӣ ва монанд ба ин низомҳо фаъолият дошта, амалиётҳои хазинавии воридотӣ ва хароҷотро тибқи низомнома ва санадҳои меъёрии дохилӣ ташкилоти қарзӣ анҷом медиҳанд.

БОБИ 12. ТАШКИЛИ КОРИ ХАЗИНАИ БЕГОҲИРҶӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ.

137. Ташкилотҳои қарзии дорои воҳидҳои сохтории пулрасонӣ (инкасатсия), қабули пули нақди муштариёни худро пас аз анҷоми рӯзи амалиётӣ тавассути хазинаҳои бегоҳирҷӣ амалӣ менамоянд.

138. Тартиби гузаронидани амалиёт бо хазинаҳои бегоҳирҷӣ тибқи талаботи санадҳои меъёрии дохилии ташкилотҳои қарзӣ ба роҳ монда мешавад, ки ба талаботҳои Дастурамали мазкур ҷавобгӯӣ бошад.

БОБИ 13. ТАШКИЛИ КОР БО ПУЛҲОИ КОРНОШОЯМ, ҚАЛБАКӢ ВА ШУБҲАНОК

139. Хазинадорони хазинаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ уҳдадоранд ҳангоми варақ ба варақ, дона ба дона бозшуморӣ намудани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо, коршоямии онҳоро назорат намоянд.

Назорат аз болои коршоямии пулҳо мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

140. Ҳангоми бозшумории пули нақд хазинадор пулҳои аслият ё коршоямиашон шубҳанокро ҷудо карда, ба нозир ё мудири хазина месупорад онҳо дар навбати худ барои муоина (экспертиза) ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон мефиристонад.

141. Пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои фарсуда, инчунин пулҳои, ки дорои нуқсонҳои корхонаҳои истеҳсоли пул мебошанд, навбандӣ карда мешаванд ва ба муомилот бароварда намешаванд.

142. Ба кормандони хазинавӣ манъ аст:

- ба муштариён баргардонидани пулҳои, ки дар асолати онҳо шубҳа ҷой дорад ё пулҳои, ки дорои аломатҳои қалбакӣ мебошанд;

- то гузаронидани муоинаи пул бо роҳи гузоштани тамға, мӯҳр, сӯроҳкардан ё тарзи дигар ботил кардани пулҳои коғазии аслияташон шубҳанок.

143. Ҳазинадорҳо аз назорати коршоямии пулҳои коғазӣ ва тангаҳои бо ёрии мошинҳои ҳисоби пул бозшуморидашуда озод нестанд ва дар ҳолати дар бастаҳои мураттабнамуда ва халтачаҳои тангаи онҳо ошкор гардидани пулҳои корношоям ё қалбакии ҷавобгарии пурраи моддӣ ба зимма доранд.

Ҳазинадорҳое, ки ҳангоми бозшумории варақ ба варақ ё донадона пулҳои коғазӣ ё тангаҳои корношоям ва қалбакии ошкор накардаанд, барои ҳамаи маблағи пулҳои корношоям ва қалбакии қабулгардида ё ивазшуда ҷавобгарии пурраи моддӣ бар зимма доранд.

144. Дар ташкилотҳои қарзӣ муоинаи пулҳоро мудирӣ ҳазина амалӣ менамояд, вале ҳуқуқи додани хулосаи ҳаттӣ оид ба муоинаи пулро танҳо воҳиди сохтори дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон дода метавонад. Муоинаи коршоямии пулҳои шубҳанок дар рӯзи ошкор гардидан ё ба муоина супоридани онҳо анҷом дода мешавад.

Ҳангоми муоинаи пули шубҳанок воситаҳои техникийи муоинаи пул истифода мегарданд. Дар асоси муоинаи гузаронидашуда мудирӣ ҳазина (эксперт), ки таҳқиқро ба анҷом расонидааст, таъйидномаи муоина тибқи Замимаи № 12 ба Дастурамали мазкур тартиб медиҳад.

145. Ҳангоми дар ҳазинаҳои ташкилотҳои қарзӣ ва воҳидҳои сохтори онҳо ошкор шудани пулҳои корношоям, вале асли, мудирӣ ҳазина дар пулҳои коғазӣ мӯҳри «корношоям» гузошта, номи ташкилоти қарзӣ, сана, ному насабро нишон медиҳад ва имзо мегузорад.

Пулҳои корношоям баъди тамғаи “корношоям” ба муштарӣ баргардонида мешаванд.

Пулҳое, ки дар коршоямии онҳо шубҳа ҷой дорад, мавриди муоина қарор дода мешаванд. Муоина мумкин аст дар ҳузури муштарӣ гузаронида шавад.

Агар барои гузаронидани муоинаи пулҳо муоинаи махсус талаб карда шавад, ба муштарӣ расид дар бораи қабули пулҳо аз рӯи номинал барои муоина бо қайди силсила ва рақам дода мешавад.

Пулҳои аслияташон шубҳанокро яққоя бо расиди аввал ба расмият даровардашудаи иттилоияи пардохт ё нусхаи варақаи даромад ҳазинадор барои гузаронидани муоина баъди имзо намудан

дар китоби 0482155- “Китоби сабти доройҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина (муоиначӣ) месупорад.

146. Агар муоина коршоямӣ пулҳоро тасдиқ намояд, таъйидномаи муоина дар ду нусха тартиб дода шуда, дар пулҳои қоғазӣ: мӯҳри «коршоям» бо нишон додани номи ташкилоти қарзӣ, сана, ному насаб ва имзои мудирӣ хазина, ки муоинаро амалӣ намудааст, гузошта мешаванд.

Дар асоси таъйидномаи муоина варақаи хазинавии даромад навишта мешавад, маблағи пулҳои ивазгардида ба хазинаи муомилот ва ба ҳисоби муштарӣ ворид карда мешавад. Нусхаи якуми таъйидномаи муоина ба муштарӣ супорида мешавад. Нусхаи дуҷуми таъйиднома якҷоя бо расиди аввал ба расмият даровардашудаи иттилоияи пардохт ё нусхаи варақаи даромад дар ташкилоти қарзӣ боқӣ мемонад ва дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз гузошта мешавад. Пулҳои ивазшуда ба гурӯҳи пулҳои фарсуда гузаронида шуда, аз рӯи арзиш ҷамъ карда мешаванд ва дар хазинаи муомилоти ташкилоти қарзӣ аз пулҳои дигар на зиёда аз як соли тақвими ҷудо нигоҳ дошта мешаванд.

Аз рӯи ҳаҷми ҷамъ шуданашон пулҳои мазкур ба Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

147. Агар муоина пулҳоро аслӣ, вале корношоям муайян намояд, дар асоси таъйидномаи муоина, ки дар ду нусха тартиб дода мешавад, дар пулҳои қоғазӣ мӯҳр бо навиштаҷоти «корношоям» гузошта шуда, мушаххасоти дар банди 147 Дастурамали мазкур пешбинишуда нишон дода мешавад. Нусхаи якуми таъйидномаи муоина ба муштарӣ супорида мешавад, нусхаи дуҷуми он дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз боқӣ мемонад. Пулҳои корношоям дар ҳисоби дахлдори дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи дахлдори ғайритавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ба муштарӣ баргардонидани пулҳои мазкур баъди имзо намудан дар варақаи хароҷоти ҳисоби ғайритавозунӣ амалӣ карда мешавад, дар ин маврид расиди қаблан ба муштарӣ додашуда бозпас гирифта мешавад.

148. Агар муоина пулҳоро қалбакӣ муайян намояд, таъйидномаи муоина дар се нусха тартиб дода мешавад ва дар пулҳои қоғазӣ мӯҳри «қалбакӣ» гузошта мешавад. Ташкилоти қарзӣ феврал ба воситаи алоқа дар ин хусус ба мақомоти корҳои дохилӣ макони гузаронидани муоина хабар медиҳад. Нусхаи якуми таъйиднома ба муштарӣ дода

мешавад. Дар асоси нусхаи дуҷуми таъйиднома пулҳои қоғазии номбурда дар ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи дахлдор бо қиматгузори аз рӯи арзиш ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар охири рӯз нусхаи зикршудаи таъйиднома якҷоя бо расиди иттилоияи аввал ба расмият даровардашуда дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз гузошта мешаванд. Нусхаи сеюми таъйиднома ба мақомоти корҳои дохилӣ фиристода мешавад.

149. Супоридани пулҳои қалбаки ба мақомоти корҳои дохилӣ дар ташкилоти қарзӣ ба корманди мақомоти корҳои дохилӣ аз рӯи таъйидномаи супоридани пулҳои қалбаки, ки дар ду нусха тартиб дода мешавад, анҷом дода мешавад. (Замимаи № 13).

Нусхаи дуҷуми таъйиднома барои аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ намудани пулҳои ба мақомоти корҳои дохилӣ супоридашуда асос мебошад ва дар охири рӯз дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз гузошта мешавад.

150. Дар хусуси ошкор шудани пулҳои аслиятшон шубҳанок ва тақаллубие, ки ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида шудаанд, ба Бонки миллии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда мешавад.

151. Мизоҷони муассисаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ метавонанд пулҳои шубҳанокро барои муоина ба хазинаи муомилотӣ супоранд. Дар ин маврид муштарӣ ариза менависад, ки дар он маблағи пулҳои барои муоина супоридашаванда, арзиш, силсила ва рақамҳо нишон дода мешавад. Ба мизоҷ расид дода мешавад. Тартиби кор бо пулҳои номбурда ва инъикос дар ҳисобдорӣ муҳосибавӣ аз рӯи тартиби дар бандҳои 148-152 Дастурамали мазкур нишондодашуда амалӣ мегардад.

152. Дар ҳолати дар хазинаи бозшуморӣ дар раванди коркарди пули нақде, ки аз ташкилотҳои қарзӣ қабул карда шудааст, ошкор намудани пулҳои корношоям, аслиятшон шубҳанок, ба тартиби дар банди 183 Дастурамали мазкур пешбинишуда таъйидномаи № 0482145 тартиб дода шуда, силсила ва рақамҳои ҳар як пулҳои қоғазӣ ё маблағ нишон дода мешавад. Баста ё халтачаҳои тангае, ки дар он пулҳои корношоям ва аслиятшон шубҳанок ошкор гардидааст, нозир аз маблағи зерҳисоби гирифтааш пур менамояд.

Пулҳои аслиятшон шубҳанок якҷоя бо таъйидномаи № 0482145 баъди имзо намудан дар китоби нозир шакли 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” барои гузаронидани муоина ба мудирӣ хазина супорида мешаванд.

Маблағи пулҳои корношоям дар асоси таъйидномаи № 0482145 аз суратҳисоби муросилоти ташкилоти қарзӣ дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилоти хориҷ карда мешавад. Ҳамзамон пулҳои корношоям дар ҳисоби 91301 “Ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ” дар ташкилотҳои қарзӣ ва 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” дар Бонки миллии Тоҷикистон дар муросилот бо ҳисоби мутақобилаи он бо арзиши ҳар як варақи пули қоғазӣ бо арзиши шартии 1 сомонӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд.

153. Агар дар натиҷаи муоинаи пулҳои аслиятшон шубҳаноки дар ҳазинаи бозшуморӣ ошкоргардида муайян карда шавад, ки пулҳо дорои нишонаҳои қалбакӣ нестанд, вале корношоям мебошанд, таъйидномаи муоина дар ду нусха тартиб дода мешавад, дар пулҳои қоғазӣ мӯҳри «корношоям» гузошта шуда, мушаххасоти дар банди 146 Дастурамали мазкур пешбинишуда нишон дода мешавад. Нусхаи якуми таъйидномаи муоина ва таъйидномаи № 0482145 якҷоя бо пулҳои корношоям ва мушаххасоти ба онҳо иловагардидаи маводи бастабандии баста ба муштарӣ дода мешаванд. Нусхаи дуҷуми таъйидномаи муоина якҷоя бо нусхаи дуҷуми таъйидномаи № 0482145 дар ташкилоти қарзӣ боқӣ мемонад ва барои аз ҳисоби муросилоти мизоч дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилот хориҷ намудани маблағи пулҳои корношоям ва ҳамчунин, барои то ба муштарӣ супоридан бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ворид намудани пулҳои корношоям асос мебошад. Пулҳои корношоям баъди имзо дар варақаи хароҷот аз рӯи ҳисоби дахлдор дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ба муштарӣ баргардонида мешаванд.

154. Агар пулҳои аз ҳазинаи бозшуморӣ барои муоина воридгардида қалбакӣ доништа шаванд, таъйидномаи муоина дар се нусха тартиб дода мешавад. Нусхаи якуми таъйидномаи муоина якҷоя бо нусхаи якуми таъйидномаи № 0482145 ва маводи бастабандӣ, ки ба онҳо илова гардидааст, ба муштарӣ фиристода мешавад. Нусхаи дуҷуми таъйидномаи муоина бо нусхаи дуҷуми иловагардидаи таъйидномаи № 0482145 дар ҳуҷҷатҳои ҳазинавии рӯз дӯхта мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ мӯҳр бо навиштаҷоти «Қалбакӣ» гузошта мешавад. Дар асоси таъйидномаи муоина маблағи пулҳои қалбакӣ аз ҳисоби муросилоти муштарӣ дар муросилот бо ҳисоби ҳазинаи муомилот хориҷ карда мешавад. Дар баробари ин пулҳои қалбакӣ то ба

мақомоти корҳои дохилӣ супоридани онҳо бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд.

Нусхаи сеюми таъйидномаи муоина ба мақомоти корҳои дохилӣ макони гузаронидани муоина фиристода мешавад.

Ба мақомоти корҳои дохилӣ супоридани пулҳои қалбаки ба тартиби дар банди 148 баёнгардида амалӣ карда мешавад.

155. Мудирӣ хазинаи ташкилоти қарзӣ оиди ҳар як ҳодисаи ошкор гардидани пулҳои қалбаки дар ду нусха хабарнома дар бораи пулҳои қалбаки тартиб медиҳад, ки нусхаи якуми он ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешавад ва нусхаи дуюм дар ташкилоти қарзӣ боқӣ мемонад.

156. Агар муоина коршоямии пулҳои аслиятшон шубҳаноки дар хазинаи бозшуморӣ ошкоргардидаро эътироф намояд, таъйидномаи таҳқиқ дар ду нусха тартиб дода мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ тамғаи «коршоям» бо нишон додани ташкилоти қарзӣ, сана, номи хонаводагӣ ва имзои мудирӣ хазина, ки муоинаро ба анҷом расонидааст, гузошта мешавад. Пулҳо ба тартиби дар банди 148 баёнгардида нигоҳдорӣ карда мешаванд.

157. Дар ҳолати душвор будани муайянсозии коршоямии пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо дар ташкилоти қарзӣ, онҳо на дертар аз рӯзи дигари корӣ аз лаҳзаи гузаронидани муоина ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешаванд.

Дар ин ҳолат дар асоси таъйидномаи муоина, ки пулҳо муоинаи минбаъдаро талабкунанда дониста шудаанд, онҳо аз ҳисоби муросилотии муштарӣ дар муросилот бо ҳисоби хазинаи муомилот хориҷ карда мешаванд. Ҳамзамон бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш дар муросилот бо ҳисоби дахлдор ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд. Ҳангоми фиристодан пулҳои мазкур дар муросилот бо ҳисоби дахлдор бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби дахлдор дохил карда мешаванд ва ҳамзамон аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешаванд.

Рӯйхати пулҳои аслиятшон шубҳанок (Замимаи № 14) дар се нусха тартиб дода мешавад. Агар онҳо ба воситаи пулрасонҳо ба воҳиди сохтории дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон фиристода шаванд, нусхаҳои якум ва дуюм ба пулрасонҳо дода мешавад, вале агар ин амалиёт ба воситаи почта анҷом дода шавад, нусхаҳои якум ва дуюми рӯйхат бо пулҳо дар равонак (посилка) гузошта мешаванд. Нусхаи сеюми рӯйхат ба ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз дӯхта мешавад.

158. Дар Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои барои муоина фириристодашуда дар ҳисоби ғайритавозунии 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” дар муросилот ба ҳисоби дахлдор бо арзиши ҳар як варақи пули қоғазӣ ба 1 сомонӣ дохил карда мешаванд.

Мутахассиси муоинаи воҳиди сохтори дахлдори БМТ муоинаи пулҳои аслиятшон шубҳаноки фириристодашударо дар давоми ду рӯзи кории барои муоина ворид гардидани онҳо, амалӣ менамояд. Аз рӯи натиҷаҳои муоинаи анҷомдодашуда таъйидномаи муоина тартиб дода мешавад.

159. Агар муоина муайян намояд, ки пулҳои фириристодашуда корношоям мебошанд, аз рӯи натиҷаҳои муоина дар се нусха таъйиднома тартиб дода мешавад, ки аз онҳо нусхаи якуму сеюм ба ташкилоти қарзие, ки пулҳоро барои муоина фириристодааст, ирсол мегардад, нусхаи дуюм дар Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон боқӣ мемонад ва барои аз ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” хориҷ намудани арзиши шартии пулҳои қоғазӣ истифода мешавад. Дар пулҳои қоғазӣ тамғаи “корношоям” гузошта шуда, сана, ному насаб ва имзои мутахассиси муоинаи нишон дода мешавад. Пулҳои мубодилашуда ба тартиби дар банди 148 омада дар хазинаи муомилотӣ нигоҳдорӣ карда мешаванд.

160. Дар Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон маблағи пулҳои қоғазӣ аз муоина гузаштаи корношоям ба ҳисоби 10101 «Пули нақди хазина - пулҳои қоғазии Бонки миллии Тоҷикистон», тангаҳо ба ҳисоби 10105 “Пули нақди хазина – тангаҳои Бонки миллии Тоҷикистон» дар муросилот бо ҳисоби муросилотии ташкилоти қарзӣ ворид карда шуда, ҳамзамон аз ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” хориҷ карда мешавад.

Дар асоси супоришномаи пардохтӣ дар ташкилоти қарзӣ маблағи пулҳои муоинашуда ба ҳисоби муштарӣ ворид карда мешаванд. Ҳамзамон маблағи пулҳои муоинагардида аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ карда мешаванд.

161. Бо гирифтани таъйидномаи муоина дар муассисаи Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои қоғазии корношоям аз ҳисоби ғайритавозунӣ хориҷ карда мешаванд ва бо қиматгузорӣ аз рӯи арзиш ба ҳисоби 91303 “Ҳуҷҷатҳои Бонки миллии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ” ворид карда шуда, то ба муштарӣ, додани онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Тасдиқнома дар бораи гирифтани пулҳои корношоям ба Ҳазинаи марказӣ фиристода мешавад, ки дар асоси он пулҳои мазкур аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешаванд.

Нусхаи якуми таъйидномаи муоина якҷоя бо пулҳои қоғазии номбурда ба тартиби дар банди 155 муқарраршуда ба муштарӣ супорида мешавад.

162. Дар ҳолати ошкор намудани он, ки пулҳои фиристодашуда қалбакӣ мебошанд, дар чор нусха таъйидномаи муоина тартиб дода шуда, дар пулҳои қоғазӣ тамға бо навиштаҷоти “Қалбакӣ” гузошта мешавад. Нусхаҳои якум ва сеюми таъйидномаи муоина ба ташкилоти қарзие, ки пулҳоро барои муоина фиристодааст, ирсол мегардад, нусхаи дуюм дар Ҳазинаи марказӣ нигоҳ дошта мешавад, нусхаи чорум ба мақомоти корҳои дохилӣ макони ошкоргардида фиристода мешавад.

Пулҳои қалбакӣ аз рӯи тартиби пешбиникардаи банди 150 ба мақомоти корҳои дохилӣ супорида мешаванд.

Дар муассисаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ дар асоси таъйидномаи муоинаи гирифташуда пулҳои қалбакӣ аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешаванд. Нусхаи якуми таъйиднома ба муштарӣ дода мешавад, нусхаи сеюм дар ҳуҷҷатҳои рӯз дӯхта мешавад.

163. Пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои табдилшудае, ки ба Ҳазинаи марказӣ фиристода мешаванд, аз тарафи мудирӣ хазина дар ҳалта бастабандӣ карда мешаванд. Даҳони ҳалта якҷоя бо барчаспи аз матоъ дӯхташуда, бо ресмон маҳкам баста мешавад. Дар барчасп нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзӣ, сана, маблағ, имзо ва тамғаи шахсӣ. Ҳалта аз ҷониби мудирӣ хазина бо мӯҳри сурбӣ маҳкам карда мешавад.

164. Ҳангоми ирсол маблағи пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои табдилшуда дар ташкилоти қарзӣ аз ҳисоби хазинаи муомилотӣ хориҷ карда мешавад ва ба ҳисобҳои дахлдор ворид карда мешавад.

165. Дар Ҳазинаи марказӣ пулҳои табдилшуда ба хазинаи муомилотӣ ворид карда мешаванд ва ҳуди ҳамон рӯз ба маблағи пулҳои гирифташуда ба суратҳисоби муросилоти ташкилоти қарзӣ гузаронида мешавад. Мувофиқи тартиби назорати минбаъда мутахассиси муоинаи воҳиди сохтори дахлдори дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ дуруст табдил шудани пулҳоро тафтиш мекунад.

166. Дар хусуси пулҳои коғазӣ ва тангаҳои нодуруст таъдиршуда, ки мутахассиси муоина ошкор намудааст, дар ду нусха таъйидномаи муоина тартиб дода мешавад, ки нусхаи якуми он якҷоя бо маводи бастабандие, ки пулҳои коғазӣ ва тангаҳои мазкур дар он ошкор карда шудаанд, ба ташкилоти қарзӣ фиристода мешавад. Пулҳои коғазии нодуруст таъдиршуда низ ба ташкилоти қарзӣ баргардониданида мешаванд. Нусхаи дуюми таъйидномаи муоина дар Хазинаяи марказӣ боқӣ мемонад.

Маблағи пулҳои коғазӣ ва тангаҳои нодуруст таъдиршуда аз рӯи ҳисобномаи ташкилоти қарзӣ ба ҳисоби дахлдор дохил карда мешавад.

167. Дар ташкилоти қарзӣ баъди гирифтани супоришномаи пардохтӣ маблағи пулҳои таъдиршуда дар муросилот ба ҳисоби муросилоти муштарӣ аз ҳисобҳои дахлдор хориҷ карда мешавад.

Дар асоси таъйидномаи муоина маблағи пулҳои нодуруст таъдиршуда аз рӯи ҳисобномаи корманди хазинаяи ташкилоти қарзие, ки дар бораи таъдир қарор қабул намудааст, ба ҳисоби дахлдор бурда мешавад.

168. Роҳбари ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст, ки таъйидномаи муоинаи аз воҳиди сохтори дахлдори БМТ воридгаштаре ба таври дақиқ баррасӣ намояд ва ба тартиби муқарраршуда барои пӯшонидани камомаре, ки дар натиҷаи таъдир нодурусти пулҳои коғазӣ ва тангаҳо ба вуҷуд омадааст ва инчунин барои баланд бардоштани сифати кор бо пулҳои аслияташон шубҳанок чораҳои зарурӣ андешад.

Маблағи пулҳои нодуруст таъдиршударо ба хазинаяи ташкилоти қарзӣ ворид намуда, ба Хазинаяи марказӣ тасдиқнома ирсол карда мешавад.

169. Пулҳои аслияташон шубҳаноки аз муштарӣ қабулгардида ва ҳангоми коркарди пулҳои нақди воридшуда ошкоргардидаи пулҳои шубҳанок, ки аз тарафи мудире хазинаяи (муоиначӣ) Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ дар натиҷаи гузаронидани муоина нуқсони корхонаҳои истеҳсоли пул доништа шудаанд, бо пулҳои коршоями хазинаяи муомилотӣ иваз карда мешаванд. Дар таъйидномаи муоина намуди нуқсони пулҳо нишон дода мешавад.

Маблағи пулҳои таъдиршуда аз ҳисоби хазинаяи муомилотӣ ба ҳисобҳои дахлдор бурда мешаванд.

Бо ҷамъшавии пулҳои нуқсондори шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ онҳоро ба Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон ирсол менамоянд.

Дар ин ҳолат маблағи пулҳои нуқсондори ирсолгардида ба ҳисобҳои дахлдор ворид карда мешавад.

170. Дар Хазинаи марказӣ пулҳои нуқсондори аз шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ гирифташуда ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд ва ба нишони **шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон** ва ташкилоти қарзӣ тасдиқнома дар бораи гирифтани дороиҳо ирсол мегардад, ки дар асоси он ташкилоти қарзӣ маблағи пулҳои нуқсондорро аз ҳисоби дахлдор хориҷ менамояд. Мутахассиси муоинаи воҳиди сохтори дахлдори БМТ пулҳои нуқсондорро муоина мекунад ва дар бораи дурустии нуқсони корхонаҳои истеҳсоли пул доништа шудани пулҳо хулоса медиҳад. Маблағи пулҳои нуқсондор ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешаванд.

Ба нишони **шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон** ва ташкилотҳои қарзие, ки пулҳои мазкурро ирсол намудаанд, ба ҳисоби муросилотии онҳо маблағи пулҳои нуқсондор пардохт карда мешавад, ки дар асоси он маблағи дар Бонки миллии Тоҷикистон аз ҳисоби дахлдор хориҷ карда мешавад.

Пулҳои дорои нуқсонҳои истеҳсоли алоҳида нигоҳдорӣ мешаванд.

БОБИ 14. ТАРТИБИ МУРАТТАБСОЗӢ ВА БАСТАБАНДИИ ПУЛҲОИ КОҶАЗӢ ВА ТАНҶАҲО

171. Дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ тартиби ягонаи мураттабсозӣ ва бастабандии пули **коғазии нақд ва танҶаҳо** истифода мешавад. Пулҳои коғазӣ ва танҶаҳо аз рӯи арзиш ба коршоям ва фарсуда аз ҷониби хазинадорон ҷудоғона мураттаб карда мешаванд.

172. Ҳар як 100 варақ пулҳои коғазии арзишашон якхела ба дастаҳо мураттаб карда мешаванд ва ба тарзи салибӣ ё ҳалқавӣ дастабандӣ мегарданд. Дастабандии (бандерол) намунаи муқарраршуда дорои ҷунин мушаххасот мебошад: навиштаҷоти «Пулҳои коғазии Бонки миллии Тоҷикистон», маблағ, миқдор ва арзиши пулҳои коғазӣ. Баъди дастабандӣ намудани пулҳо дар

дастабандиҳо нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзӣ, сана, имзо ва тамғаи хусусии хазинадоре, ки бозшуморӣ ва навъбандии пулҳои қоғазиро ба анҷом расонидааст.

173. Ҳар 10 дастаи арзишашон якхела ба бастаи пурраи 1000 варақа, ки бо рӯйбаст ва зербасти картонӣ таъмин мегардад, мурағтаб карда мешаванд. Рӯйбасти болоии намунаи муқарраршуда дорои мушаххасоти зерин мебошад: «Пулҳои қоғазии Бонки миллии Тоҷикистон», маблағ, миқдор ва арзиши пулҳои қоғазӣ. Ҳангоми мурағтабсозии бастаи пулҳои қоғазӣ дар рӯйбаст нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзӣ, санаи бастабандӣ, имзо ва тамғаи шахсии хазинадоре, ки пулҳои қоғазиро ҳисоб карда, бастаро мурағтаб намудааст.

174. Дар дастабандиҳои дастаҳо ва рӯйбасти бастаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзие, ки пулҳои қоғазии фарсуда доранд, тамғаи «Фарсуда» гузошта мешавад.

175. Бастаи иборат аз дастаҳое, ки ба тарзи салибӣ бастабандӣ шудаанд, бо ресмони бегиреху ноканда ба шакли салиби дубора бо чор гирех баста мешавад. Нӯги ресмон аз мӯҳри сурбӣ гузаронида шуда, бо шакли салибӣ кашида мешавад, мӯҳри сурбӣ бо мӯҳранбур пахш карда мешавад. Нақши мӯҳранбур дорои мушаххаси зерин мебошад: номи мухтасари ташкилоти қарзӣ ё Рамзи мушаххаси бонкӣ ва рақами мӯҳранбури хазинадор.

176. Бастаи иборат аз дастаҳое, ки ба дастабандии ҳалқавӣ бастабандӣ шудаанд, дар лӯлаи полиэтиленӣ гузошта шуда, бо дастгоҳи вакуумӣ аз ду тараф бо гузоштани нақши клише часпонида мешавад. Нақши клишеҳо дорои мушаххасоти зерин мебошанд: номи мухтасари ташкилоти қарзӣ ё Рамзи мушаххаси бонкӣ ва рамзи хазинадоре, ки бастаҳоро мурағтаб намудааст.

Ба ҳар як бахши берунии лӯла (лӯлаи полиэтиленӣ) нақши клише гузошта мешавад, ки дорои мушаххасоти зерин мебошад: номи ташкилоти қарзӣ, Рамзи мушаххаси бонкӣ ва рамзи (код)-и хазинадоре, ки бастаҳоро бастабандӣ намудааст.

177. Дастаҳои пурраи як арзиш, ки аз онҳо бастаҳои пурра мурағтаб намудан имконнопазир аст, дар бастаҳои нопурра бастабандӣ карда мешаванд. Дастаҳои пурра ва нопурраи гуногунарзиш дар бастаҳои омехта мурағтаб карда мешаванд.

178. Мушаххасоти рӯйбастҳои бастаҳои нопурра ва омехта ба таври дастӣ навишта мешаванд.

Дар рӯйбастҳои бастаҳои нопурра ва омехта нишон дода мешавад: номи ташкилоти қарзӣ, миқдор ва арзиши пулҳои қоғазӣ, маблағ, сана, имзо ва тамғаи шахсии хазинадор.

Бастаҳои нопурра ва омехта ба тартиби дар бандҳои 175 - 176 омада бастабандӣ карда мешаванд.

179. Тангаҳои коршоям ва нуқсондор аз тарафи хазинадорон мутобиқи арзишҳо ба халтачаҳои пурра ва нопурра мурағаб карда мешаванд. Маблағи ҳадди ниҳонии гузоштани тангаҳои филизии намунаи соли 2001 дар ҳар як халтача : арзишҳои 5-дирам -100 сомонӣ, 10-дирам - 200 сомонӣ , 20-дирам - 400 сомонӣ, 25-дирам - 400 сомонӣ, 50 – дирам - 500 сомонӣ, 1-сомонӣ - 1000 сомонӣ, 3-сомонӣ - 3000 сомонӣ, 5-сомонӣ - 5000 сомонӣ ва тангаҳои филизии намунаи соли 2011 : 1 дирам - 25 сомонӣ, 2 дирам – 50 сомонӣ, 5-дирам -100 сомонӣ, 10-дирам - 100 сомонӣ , 20-дирам - 200 сомонӣ, 50 – дирам - 500 сомонӣ, 1-сомонӣ - 1000 сомонӣ мебошад.

180. Тангаҳо дар халтачаҳои стандартии бидуни дарзҳои берунӣ мурағаб карда мешаванд. Даҳони халтача якҷоя бо барчасп аз матоъ бо канаб дӯхта шуда, маҳкам бо гиреҳ ва кандагиҳо баста мешавад. Нӯтҳои канаб гиреҳ карда шуда, сурби мӯҳрӣ гузаронида мешавад ва бо мӯхранбур пахш карда мешавад. Дар барчаспи халтачаҳои танга пай дар пай номи ташкилоти қарзӣ, сана, арзиш, маблағ, имзо, тамғаи шахсӣ ва ному насаби хазинадор навишта мешаванд.

Ҳангоми қисман гирифтани танга ё гузоштани он дар халтача, бақияи танга аз тарафи хазинадор дона ба дона бозшуморӣ мешавад. Халтача аз нав бо тартиби дар банди мазкур нишондодашуда мурағаб карда мешавад.

БОБИ 15. ТАРТИБИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАН ВА ЌУБРОН КАРДАНИ ИШТИБОҲОТИ ХАЗИНАВӢ ВА ҲОДИСАҲОИ ДИГАРИ РИОЯ НАКАРДАНИ ИНТИЗОМИ ХАЗИНАВӢ

181. Дар хусуси бешомад, камомад, пулҳои корношоям ва аслиятшон шубҳанок дар бастабандии ташкилотҳои қарзӣ ошкор гардида дар ду нусха таъйидномаи № 0482145 тартиб дода мешавад (Замимаи № 8).

Нусхаи якуми таъйиднома ба ташкилоти қарзие, ки дар бастабандии он иштибоҳи хазинавӣ ошкор гардидааст, фиристода мешавад. Дар хусуси пули аслиятш шубҳаноки ошкоршуда

таъйидномаи № 0482145 якҷоя бо нусхаи якуми таъйидномаи муоина ирсол мегардад. Нусхаи дуҷуми таъйидномаи № 0482145 дар хучҷатҳои хазинавии рӯз дӯхта мешавад.

Ба нусхаи якуми таъйиднома маводи бастабандӣ замима мегардад: рӯйбаст ва зербасти бастаҳо, дастабандиҳои дастаҳо, гиреҳбандӣ бо мӯҳри сурбӣ, бастабандии полиэтиленӣ бо нақши клише, ё барчаспи халтачаҳои танга ва гиреҳбандӣ бо мӯҳри сурбӣ, ки дар онҳо бешомад, камомад, пули корношоям ё шубҳанок ошкор карда шудааст.

Дар асоси таъйидномаи № 0482145 маблағи бешомаде, ки дар бастабандии ташкилотҳои қарзӣ ошкор карда шудааст, ба суратҳисоби муросилотии он ворид карда мешавад. Маблағи камомад ё пулҳои корношоям аз суратҳисоби муросилотии он хориҷ карда мешавад.

Маблағи пулҳои аслиятшон шубҳанок аз ҳисоби муросилотии ташкилоти қарзӣ дар асоси таъйидномаи муоина дар бораи корношоям, қалбакӣ ё зарурияти муоинаи иловагӣ доништа шудани онҳо, хориҷ карда мешавад.

Маблағи бешомаде, ки дар бастабандии Бонки миллии Тоҷикистон ошкор гардидааст, ба ҳисоби 40894 «Даромадҳои дигар» ворид карда мешавад.

Маблағи камомад, пулҳои корношоям ё қалбакӣ аз суратҳисоби ташкилоти қарзие, ки дар бастабандии он камомад, пулҳои корношоям ё қалбакӣ ошкор карда шудааст, ситонида мешавад.

Дар ташкилотҳои қарзӣ маблағи камомад дар ҳисобҳои тавозунии мувофиқ аз рӯи феҳристи ҳисобҳо барои ташкилотҳои қарзӣ инъикос карда мешавад.

Маблағи бешомад ба суратҳисоби 42894 “Даромади дигар” ворид карда мешавад. Маблағи камомад аз рӯи ҳисобномаи корманди хазинавие, ки ба иштибоҳи хазинавӣ роҳ додааст, гузаронида мешавад ва дар ҳисоб то пурра пардохт гардидани он ба ҳисоб гирифта мешавад.

182. Дар хусуси бешомад, камомад, пулҳои корношоям ва аслиятшон шубҳанок, ки дар Дастгоҳи марказӣ, шубҳаҳои минтақавии Бонки милли Тоҷикистон дар бастабандии кормандони хазинавии ҳамин муассиса ошкор карда шудаанд, дар се нусха таъйидномаи № 0482145 тартиб дода мешавад. Нусхаи якуми таъйиднома якҷоя бо маводи бастабандии баста ё халта, ки дар банди

181 нишон дода шудаанд, дар ҳуҷҷатҳои рӯз, нусхаи дуюм ба ҳисобномаи иштибоҳоти ҳазинавии ҳазинадорон гузошта мешавад ва нусхаи сеюм ба Бонки миллии Тоҷикистон фиристода мешавад.

Дар ин маврид маблағи бешомад ба ҳисоби дахлдор ворид карда мешавад. Маблағи камомад, пули корношоям ё қалбакӣ ба ҳисоби дахлдор гузаронида шуда, то аз ҳисоби корманди ҳазинавие, ки ба иштибоҳи ҳазинавӣ роҳ додааст, рӯёнида шудан, ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҳангоми аз тарафи корманди ҳазинавӣ пардохт гардидани маблағи камомад, пули корношоям ё қалбакӣ ба андозаи маблағи воридгардида дар ҳисобҳои дахлдор дебет ва ҳисоби дахлдор аз рӯи ҳисобномаи ҳазинадор кредит карда мешавад.

183. Камомади пул новобаста аз маблағи он дар лаҳзаи ошкор гардидан ба хароҷоти ҳазина бурда мешавад. Маблағи бешомад ба ҳазина дохил карда мешавад. Маблағи камомади дороиҳои дигар аз ҳазинадорони иштибоҳкарда ситонида шуда, дар ҳисоби дахлдор нишон дода мешавад.

184. Бешомад, камомад, пулҳои корношоям ва аслиятшон шубҳаноки дар фонди эмиссионӣ ошкоргардида ба ҳамон тартиби бешомад, камомад, пулҳои корношоям, аслиятш шубҳаноки дар ҳазинаи муомилот ошкоршуда ба расмӣ дароварда мешаванд. Маблағи камомад, пулҳои корношоям ё аслиятшон шубҳанок аз ҳазинаи муомилотӣ пурра карда мешавад.

185. Ҳангоми ошкор гардидани бешомад ё камомади пулҳо, ки аз тарафи корманди ҳазинавӣ дар натиҷаи иштибоҳи ҳазинавӣ роҳ дода шудааст, инчунин ҳолати дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ, ғорати онҳо ба андозаи зиёда аз 100 - нишондиҳанда барои ҳисобҳо, роҳбари шубҳаҳои минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон ва филиал ва воҳидҳои сохтории дигари ташкилотҳои қарзӣ фавран ба муассисаи болоии худ хабар медиҳад ва тафтиши пул ва дороиҳои дигарро таъйин менамояд.

Дар бораи ҳодисаи дуздӣ ё ҳодисаҳои дигари сӯиистифода роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ ба мақомоти тафтишот хабар медиҳад ва корманди ҳазинавиеро, ки ба дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ роҳ додааст, аз кор бо дороиҳо бартараф менамояд.

Дар хабарномае, ки аз ҷониби роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ навишта мешавад, ҷой ва санаи иштибоҳ ё ҳодисаи ҳазинавӣ, сабаби иштибоҳ ё хусусияти ҳодиса

(дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ), маблағи зарари расонидашуда, вазифа, ному насаби шахси гунаҳгор, собиқаи кории ӯ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ, баёноти шахсии корманди хазинавие, ки ба иштибоҳи хазинавӣ ё ба исрофкорӣ, дуздӣ, қаллобӣ роҳ додааст, чораҳое, ки барои таъмини манфиатҳои ташкилотҳои қарзӣ ва воридгаридани маблағ барои ҷуброни зарар андешида шудаанд.

Ба хабарнома тайидномаи тафтиш замима мегардад, ки аз ҷониби шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин корманди хазинавии ба иштибоҳи хазинавӣ роҳдода ё аз тарафи шахсони дигаре, ки бо салоҳияти роҳбарияти ташкилотҳои қарзӣ ба гузаронидани тафтиши ҳодисаи дуздӣ, исрофкорӣ, қаллобӣ ҷалб карда шудаанд, ба имзо расонида мешавад. Таъйиднома дар се нусха тартиб дода мешавад: нусхаи якум ва дуҷуми таъйиднома аз рӯи мақом ба муассисаи болоии ташкилотҳои қарзӣ фиристода мешавад, нусхаи сеюм дар ташкилотҳои қарзӣ нигоҳ дошта мешавад.

Муассисаи болоӣ маводи пешниҳодшудаи муассисаи зертобеъи худро баррасӣ намуда, кифоя будан ё набудани чораҳоеро, ки аз ҷониби роҳбари ташкилотҳои қарзӣ барои ба тартиб даровардани кори хазина ва аз шахсони гунаҳгор ситонидани зарари ба ташкилотҳои қарзӣ расонидашуда андешида шудаанд, муайян месозад.

Дар ҳолати зарурат муассисаи болоӣ доир ба беҳтар ба роҳ мондани кори хазинавӣ дар муассисаҳои тобеи худ, пурзӯртар намудани назорат аз болои нигоҳ доштани дороиҳо ва ба ҷавобгарӣ кашидани кормандони ба иштибоҳ роҳдода чораҳои иловагӣ меандешад.

Камомати пул ва дороиҳои дигар, ки дар натиҷаи дуздӣ ва ҳодисаҳои дигари сӯиистифода ба вуқӯъ омадааст, ба тартиби муқарраршуда аз ҳисобҳои дахлдор, ки ин дороиҳо дар онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, хориҷ карда мешавад ва ба ҳисоби дахлдор аз рӯи ҳисобномаи кормандони ба иштибоҳ роҳ дода дохил карда мешавад.

186. Ҷуброни зарари ба Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзӣ расонидашуда аз ҷониби корманде, ки онро расонидааст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Барои ҳар як варақи пули қоғазӣ ва ҳар як дона тангаи камомад, бешомад, ғайрипардохт ва қалбакие, ки ташкилотҳои қарзӣ мураттаб намудаанд, ба андозаи 50-фоизи нишондиҳанда барои

ҳисобҳо ҷарима баста мешавад. Ҳангоми дар бастаҳои пулии коршоям ошкор шудани пулҳои фарсуда ва дар бастаҳои пулии фарсуда ошкор шудани пулҳои коршоям ба андозаи 25-фоизи нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои ҳар як варақи пули қоғазӣ ва ҳар як дона танга ҷарима баста мешавад (Замимаи №9).

187. Мукотиба оид ба камомад, дуздӣ ва ҳодисаҳои дигари сӯиштифода баъди пурра пардохт гардидани зарар ё аз тавозуни ташкилоти қарзӣ хориҷ намудани қарз ба бойгонӣ супорида мешавад.

188. Дар хусуси ҳар як ҳодисаи вайрон кардани интизоми ҳазинавӣ ташкилоти қарзӣ ба тартиби дар банди 187 муқарраршуда ба Бонки миллии Тоҷикистон хабар медиҳад.

БОБИ 16. ТАРТИБИ НАТИҶАГИРИИ ҲАЗИНАИ МУОМИЛОТӢ

189. Пас аз муқоисаи гардиши ҳазинаи муомилотӣ бо китоби ҳазинавии кормандони амалиётӣ, ҳазинадорҳо бақияи пулҳои нақди мавҷудбуда ва ба шакли муайян даровардари бо тартиби муқарраргардида яқоя бо маълумотнома ва санадҳои ҳазинавӣ ба мудирӣ ҳазина месупоранд.

Мудирӣ ҳазина пулҳо, маълумотномаҳо ва ҳуҷҷатҳоро аз ҳазинадорҳо қабул намуда, тафтиш менамояд:

- аз тарафи кормандони амалиётӣ имзо шудани маблағи умумии гардиши ҳазинавӣ, ки дар маълумотномаи ҳазинадорони ҳазинаи воридоту хароҷот нишон дода шудаанд;

- дар маълумотномаҳо дуруст баровардани бақияи пул бо мутобиқати навиштаҷот дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон”;

- мувофиқати миқдор ва маблағи ҳуҷҷатҳои супоридашуда бо нишондоди маълумотномаҳо.

Бақияи истифоданашудаи пулҳои ба нозир барои пурра кардани камбудии ҳазинавӣ додашуда, ордерҳои воридоту хароҷот бо замимаи нусхаҳои аввали тайидномаҳои № 0482145-ро мудирӣ ҳазина аз ӯ бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” қабул менамояд. Мудирӣ ҳазина аз нозир пули нақди ҳазинаи муомилотии дар ҳазинаи бозшуморӣ коркардшударо бо имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи ҳазинадорон” қабул менамояд. Дурустии

маълумотнома дар бораи коркарди пули нақд дар хазинаи бозшумориро тафтиш намуда, маблағи умумии пули воқеан қабулшударо бо навиштаҷоти китоби 0482155- “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ва маълумотнома муқоиса карда, ба он имзо мегузорад.

Аз рӯи маълумотномаҳои ҳисоботӣ ва навиштаҷоти китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон”, инчунин ҳуҷҷатҳое, ки дар асоси он шахсан ба онҳо пул дода шудааст, мудирӣ хазина маълумотномаи ҷамъбастии № 0482111 тартиб дода, натиҷаи онро бо маълумоти ҳисобдорӣ муқоиса менамояд. Муқоиса бо имзои сармуҳосиб дар маълумотномаи №0482111 ба расмият дароварда шуда, якҷоя бо маълумотномаҳои хазинадорон №0482109 ва №0482110 дар ҳуҷҷатҳои хазинавии рӯз нигоҳ дошта мешавад.

Мудирӣ хазина пас аз муқоисаи гардиши хазинавии рӯз, маблағи умумии воридоту хароҷоти пулро дар китоби 0482120- “Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” қайд намуда, дар он бақияи хазинаро барои рӯзи дигар мебарорад.

190. Дар сурати фарқияти байни бақияи пул дар хазина ва маълумоти ҳисобдорӣ, мудирӣ хазина февран дар ин хусус роҳбарият ва сармуҳосибӣ (ё шахси ӯро ивазкунанда) ташкилоти қарзиро барои чораҷӯии муайян намудани сабаби фарқият огоҳ менамояд. Ҳангоми тасдиқи бешомад ё камомад дар ин хусус таъйиднома тартиб дода мешавад.

191. Дар ташкилотҳои қарзии дорои ҳаҷми калони коркарди пули нақд, вазифаи мудирӣ хазина доир ба амалиёти пули нақди хазинаҳои муомилотӣ ё амалиётиро метавонанд ба зиммаи сархазинадори (хазинадори калони) тайинкардашуда гузоранд.

Дар ин ҳолат мудирӣ хазина пеш аз оғози амалиёт маблағи зарурии пулро барои анҷоми амалиёт ба сархазинадор (хазинадори калони) хазинаи муомилотӣ ё амалиётӣ бо имзо дар китоби 0482155 - “Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” месупорад. Сархазинадор (хазинадори калони) дар давоми рӯзи корӣ бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” қабули пулро аз мудирӣ хазина, аз хазинадорони хазинаҳои воридот, аз нозир анҷом дода, бо имзо дар китоби 0482155 -“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи

хазинадорон” ба хазинадорони хазинаҳои хароҷот ва нозир пул медиҳад.

Баробари анҷоми рӯзи амалиёти хазинадорҳои хазинаҳои воридоту хароҷот ва инчунин нозир ба сархазинадор (хазинадори калон) ҳуҷҷатҳо ва пулҳои бо тартиби муқаррар бастабандишударо месупоранд. Сархазинадор (хазинадори калон) бо тартиби муқарраркардаи банди 191 хазинаро муқоиса ва ҷамъбаст намуда, баъдан тибқи муқаррарот пудро бо имзо дар китоби 0482155-“Китоби сабти дороиҳои қабулшуда ва додашудаи хазинадорон” ба мудирӣ хазина месупорад.

192. Баъди ҷамъбаст мудирӣ хазина ҳуҷҷатҳои хазинавино якҷоя бо замимаҳо барои ба шакли муайян даровардан ва ҷузвбандӣ ба яке аз кормандони хазина месупорад. Ҳангоми ба шакли муайян даровардан, ҳуҷҷатҳои хазинавӣ аз рӯи ҳисобҳои (бо тартиби рақамҳои афзоианда) алоҳидаи воридот ва хароҷоти хазина ҷамъ карда мешаванд.

193. Ҳуҷҷатҳои хазинавӣ бояд на дертар аз рӯзи ояндаи корӣ дар ҷузвдонҳои алоҳида барои ҳар рӯз гирд оварда шаванд. Ҷамъи маълумотҳои ҳуҷҷатҳои ҷузвбандишуда бо натиҷагирии маълумот барои чоп ҳисобу китоб карда мешаванд. Дар рӯи ҷузвдонҳо феҳристи ҷамъи маълумотҳои ҳуҷҷатҳои хазинавӣ часпонда мешавад (Замимаи № 15).

Баъд аз муқоисаи ҷамъи ҳуҷҷатҳои хазинавӣ бо китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” навиштаҷоти рӯи ҷузвдон аз тарафи хазинадори ҷамъкунандаи он ва мудирӣ хазина бо имзо тасдиқ карда мешавад.

194. Ҳуҷҷатҳои хазинавие, ки мӯҳлати нигоҳдориашон аз се сол зиёдтар аст, дар ҷузвдонҳои алоҳида мувофиқи муқаррароти мӯҳлати нигоҳдориашон дӯхта шуда, дар ин хусус дар рӯи парвандаи ҳуҷҷатҳои хазинавӣ мӯҳлати нигоҳдориашон нишон дода мешавад.

195. На дертар аз рӯзи оянда ҷамъи ҳуҷҷатҳо бояд аз тарафи сармуҳосиб бо маълумотҳои ҳисобдорӣ муқоиса гардида, бо имзои ӯ тасдиқ карда шаванд. Ҳуҷҷатҳои хазинавӣ дувоздаҳ моҳи охир дар ганҷхона зерӣ масъулияти мудирӣ хазина нигоҳ дошта мешаванд.

196. Маълумотномаи ҳуҷҷатҳои хазинавӣ дар асоси дархостнома бо имзои роҳбари ташкилоти қарзӣ ва сармуҳосиб дода мешаванд.

Баровардани ҷузвбандиҳои ҳуҷҷатҳои хазинавӣ аз ҳудуди хазина фақат дар мавридҳои алоҳида ва танҳо бо иҷозати хаттии роҳбари

ташкilotи қарзӣ роҳ дода мешавад. То охири рӯзи корӣ ҳуҷҷатҳо бояд ҳатман баргардонида шаванд. Ҳангоми тафтиш ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ бо забонхат ба тафтишгар дода мешаванд ва бояд дар утоқи алоҳидаи қулфшаванда нигоҳ дошта шаванд.

197. Ҳуҷҷатҳои ҳазинавиرو аз ташкilotҳои қарзӣ бо дархости муассисаи болоии он, бо талаби суд, мақомоти тафтишотӣ ва дигар мақомоти салоҳиятдор аз рӯи парвандаҳое, ки дар истехсоли онҳо мебошанд, агар ин ҳолатро қонунгузори чумхури пешбинӣ намуда бошад, гирифтани мумкин аст.

Ба ҷои ҳуҷҷати ҳазинавӣ нусхаи аслии гирифташуда дӯхта мешаванд: нусхаи ҳуҷҷати гирифташуда аз тарафи мудирани ҳазина тасдиқшуда, дархости гирифтани, пайнавишти гирифтани ё расиди (квитансия) почта дар бораи фиристодани ҳуҷҷат. Дар ҳолате, ки якбора якчанд ҳуҷҷати ҳазинавии санаҳои гуногуни як соли тақвими барои боз гирифтани тааллуқ дошта бошанд, он гоҳ ба ҷои яке аз ҳуҷҷатҳои гирифташаванда ҷойгир карда мешаванд: нусхаи он, дархости гирифтани, пайнавишти гирифтани ё расиди почта бо қайд дар бораи фиристодани ҳуҷҷат ва ба ҷои боқимондаи ҳуҷҷатҳо танҳо нусхаҳо бо қайди маҳалли ҷойгиршавии талабкунанда.

БОБИ 17. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАФТИШИ ДОРОИҲО ВА САНҶИШИ ҲОЛАТИ КОРҲОИ ҲАЗИНАВӢ ДАР БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН, ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ

198. Тафтиши пулҳои қоғазӣ, тангаҳо ва дигар дороиҳои ғанҷхона, ҳазинаҳои дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои қарзии исломӣ (тағйироти мазкур дар дигар бандҳо ба инобат гирифта шаванд) мавҷудбуда ва тартиби нигоҳдории онҳо гузаронида мешавад:

а) бо фармони роҳбари на камтар аз як маротиба дар ҳар семоҳа, инчунин ҳар сол ба ҳолати 1 январ (охири соли молиявӣ). Агар дар давоми семоҳа дар воҳиди сохтори Бонки миллии Тоҷикистон, ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои қарзии исломӣ аз тарафи кормандони муассисаи болоӣ тафтиш гузаронида шуда бошад ё бо сабаби муваққатан ивазшавии шахсони вазифадори масъул қабули супоридани дороиҳо гузаронида шуда бошад, дар ин ҳолат зарурияти

гузаронидани тафтиши муқаррарии семоҳа вучуд надорад. Фосилаи мӯҳлати байни тафтишҳо набояд аз се моҳ зиёд бошад;

б) ҳангоми ивазшавии роҳбар, сармуҳосиб ё мудири хазинаи Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ;

в) ҳангоми додани ваколати ҳуқуқи доимии вазифаҳои масъули нигоҳдории пулу дороиҳо аз роҳбар ва сармуҳосиб ба муовинони онҳо;

г) ҳангоми муваққатан ивазшавии яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо;

ғ) дар ҳолатҳои дигар - бо фармони роҳбари Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ва ё роҳбари муассисаи болоии он.

199. Тафтиши пулҳои нақд ва дороиҳои дигари хазинаю ганҷхонаҳо аз ҷониби воҳидҳои сохторие, ки дорои хазинаю ганҷхонаҳо мебошанд, гузаронида мешавад. Дар ин маврид бо фармони Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё воҳиди сохтории салоҳиятдори низоми бонкӣ комиссия таъсис дода мешавад. Барои гузаронидани тафтиш кормандони пуртаҷрибаи ба анҷоми амалиёт бо дороиҳо алоқа надошта ҷалб карда мешаванд ва яке аз онҳо роҳбар таъин карда мешавад. Масъулияти ташкили дуруст ва иҷрои қоидаҳои муқарраргардидаи гузаронидани тафтишро роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ ё воҳиди сохтории онҳо, ки тафтишро таъин кардааст, ба зимма дорад.

Дар ҳолати иваз шудани роҳбари воҳиди сохтории низоми бонкӣ, тафтиш аз тарафи намояндаи муассисаи болоӣ, ки бо фармон таъин мегардад, роҳбарӣ карда мешавад.

Шахсоне, ки дар воҳиди сохтории дахлдори низоми бонкӣ кор намекунад, ба гузаронидани тафтиш ҳангоми доштани супоришнома (гувоҳинома) бо имзои роҳбари муассисаи болоӣ ва бо мӯҳри нишондор тасдиқшуда роҳ дода мешаванд.

200. Тафтиш дар ҳузури шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо гузаронида мешавад. Ҳангоми гузаронидани тафтиш дар набудани яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо дар тайиднома қайд карда мешавад.

201. Тафтишоти гузаронидашаванда набояд ба раванди муқаррарии амалиёти муассисаи низоми бонкӣ халал расонад.

Тафтиш бо санчиши ногаҳонии ҳамаи дороиҳо дар ҳамон рӯз ва бо чунин пайдарпайие, ки барои пинҳон кардани дуздӣ ва камомеди пулу дороиҳо имкон намедихад, анҷом дода мешавад.

Тафтишро шуруъ намуда, роҳбари он тамоми ганҷхонаҳо, чевонҳо ва хоначаҳои дохили хазинаро новобаста то лаҳзаи оғози тафтиш дар онҳо будани дороиҳо мӯҳр мезанад, тамоми пулҳои нақд ва дигар дороиҳои дар хазинаҳо ва фондҳои эмиссионӣ бударо тахти назорати худ мегирад.

То пурра тафтиш кардани хазинаҳо ва фонди эмиссионӣ даромадани шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба ганҷхонаҳо танҳо дар ҳузури роҳбари тафтиш иҷозат дода мешавад, ба замми он ворид кардан ё гирифтани пул ва дороиҳо дар ин давра зери назорати ӯ анҷом дода мешавад. Дар ҳолатҳое, ки агар якбора тафтиши дороиҳои дар боло зикршуда натавонад анҷом ёбад, роҳбари тафтиш баъди ба охир расидани рӯзи корӣ якҷоя бо шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо хазинаҳои пулиро мӯҳргузори намуда, онҳоро тибқи муқаррарот ба посбон месупорад. Мӯҳри роҳбари тафтиш дар тахтача дар қисми болои мӯҳрҳои шахсони ваколатдори муассисаи низоми бонкӣ тафтишшаванда гузошта мешавад. Бо ба охир расидани санчиш ҳар як хазинаи алоҳидаи пул аз тарафи роҳбари тафтиш мӯҳргузори карда намешавад.

202. Дар ҳолати ивазшавии роҳбар ва шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин ҳангоми вогузор намудани ваколоти роҳбарӣ назоратии фонди эмиссионӣ, пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои фонди эмиссионӣ варақ ба варақ, дона-дона ҳисоб карда мешаванд. Дар сурати хеле зиёд будани ҳаҷми пулҳои нақд дар ганҷхонаҳо, роҳбари тафтиш метавонад бозшумории варақ ба варақ ва дона ба донаи пулҳои нақди дар фонди эмиссионӣ мавҷудбударо ба таври интихобӣ гузаронад.

Ба роҳбари тафтиш дар фармони қабулу супоридани пулу дороиҳо ҳуқуқи тамдиди мӯҳлати ба кадом муҳлат муқарраркардаи тафтиш дода мешавад.

203. Ҳангоми муваққатан иваз намудани яке аз шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ва инчунин ҳангоми тафтиши ба ҳолати 1 январ, охири соли молиявӣ ва ҳар семоҳа, пули нақди фонди эмиссионӣ ба миқдори интихобан муайянкардаи

роҳбари тафтиш мавриди бозшумории варақ ба варақ ва дона ба дона қарор дода мешавад.

204. Тафтиши пулҳои коғазӣ, танга ва дигар дороиҳо ба тартиби зерин анҷом дода мешавад:

- пулҳои коғазии хазинаи муомилотӣ аз рӯи баста ва дастаҳо, тангаҳо бо навиштаҷоти барчаспи халтаҳо ва пулҳои қаблан мурағаб ва бастабандишуда аз рӯи навиштаҷоти дар барчаспҳои ба халтаҳо (тележкаҳо) часпонида тафтиш гардида, маблағи умумии пулҳо бо маълумоти китоби 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” муқоиса карда мешавад. Пас аз ин санҷиши пулҳои коғазӣ ва тангаҳо таҳти ҳисоби пурраи варақ ба варақ ва дона ба дона қарор мегирад.

Дар Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ дар сурати бо ҳаҷми зиёд будани пулҳои нақди коркардшаванда, ҳангоми тафтиши ногаҳонӣ, ҳар семоҳа ва тафтиши дороиҳо, ки вобаста ба ивазшавии шахсони вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо мебошад, пулҳои нақди хазинаҳои муомилотӣ имкон доранд ба миқдори интихобан муайян кардаи роҳбари тафтиш ҳисоб карда шаванд:

- пулҳои коғазии дар фонди эмиссионӣ мавҷудбуда аввал аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспи халтаҳои, тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳои дар халтаҳо часпонидашуда, илова бар он ҳисоби варақ ба варақ ва дона ба дона аз рӯи миқдори интихобан муайянкардаи роҳбари тафтиш бозшуморӣ мешаванд;

- асъори хоричӣ, аввалан аз рӯи бастаҳо, дастаҳо ва навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспҳои ба халтаҳо часпонида тафтиш гардида, баъдан дар сурати зиёд будани ҳаҷми онҳо интихобан ба миқдори муайянкардаи роҳбари тафтиш варақ ба варақ ва дона ба дона бозшуморӣ карда мешаванд;

- дигар дороиҳо аз рӯи навиштаҷоти рӯйбаст ва барчаспҳо аз рӯи баҳодихии (арзишии) асли ё шартии онҳо тафтиш гардида, ба миқдори муайянкардаи роҳбари тафтиш варақ ба варақ ҳисоб карда мешаванд.

205. Пулҳои коғазӣ, тангаҳо ва дигар дороиҳо барои бозшуморӣ варақ ба варақ ва дона ба дона шахсан аз тарафи роҳбари тафтишот интихоб карда мешаванд.

206. Бастаҳо ва халтаҳо бо рӯйбаст ва барчаспҳои осебдида ва навиштаҷоти нодурусти рӯйбастҳо варақ ба варақ ва дона ба дона ҳисоб карда мешаванд.

207. Бозшумории варақ ба варақ ва дона ба дона ҳангоми тафтиш имкон дорад тариқи назоратӣ, яъне гирифтани як қисми пул гузаронида шавад. Дар ин ҳолат тафтишкунанда пулҳои коғазиро барои ҳисоби варақ ба варақ ба хазинадор супорида, қаблан рӯйбастро аз баста кушода, як қисми барои хазинадор номаълуми пулҳои коғазиро барои назорат назди худ нигоҳ медорад. Хазинадор пулҳоро ҳисоб карда, маблағи онҳо ё шумораи пулҳои коғазиро хабар медиҳад, ки ба онҳо тафтишгар мутаносибан маблағи пулҳо ё шумораи пулҳои коғазии барои назорат мондари илова менамояд. Натиҷаи бадастомадаро бо маълумоти дастабанд муқоиса менамояд. Ҳангоми дуруст будани маблағи умумӣ (шумораи пулҳои коғазӣ), пулҳои коғазии барои назорат мондашуда барои бозшуморӣ ва мураттаб сохтани дастаҳо ба хазинадорон супорида мешавад.

Ҳангоми номутобиқатии маблағ, пулҳо аз тарафи тафтишгар ҳисоб карда мешаванд ва баъд аз он бо тартиби муқарраргардида аз тарафи хазинадори ҳисоби авваларо анҷомдода аз нав бозшуморӣ гардида, бо рӯйбаст бастабандӣ мешаванд. Дастабандҳо, рӯйбаст ва бастабандии полиэтиленӣ бо нақши клише (ресмони сурбӣ) бастаи кушода то ба охир шуморидани тамоми пулҳои баста дар ихтиёри тафтишгар мемонад.

Ҳангоми ошкор шудани бешомад, камомад, пулҳои коғазии корношоям ва ё аслиятшон шубҳанок, таъйидномаи №0482145 бо нишондоди банди 183 тартиб дода мешавад.

Супоридани бозшумории пулҳо ба он кормандони хазинавие, ки бастаҳои пулиро худи онҳо мураттаб кардаанд ба таври истисно аз тарафи роҳбари тафтиш иҷозат дода мешавад.

208. Баъд аз тафтиши воқеии пулҳои нақд ва дигар дороиҳои дар ганҷхонаҳо буда, тафтишгар дороиҳоро бо маълумоти китобҳои 0482120-“Китоби қайди дороиҳои хазинаи муомилотӣ” ва 0482141--“Китоби қайди дороиҳои фонди эмиссионӣ” бо тавозуни ҳамарӯза ва ҳисобдории таҳлилӣ (аналитикӣ) муқоиса намуда, ғайр аз он тафтиш мекунад, ки оё тамоми пулҳо ва дороиҳои барои тафтиш гирифташуда ба ганҷхонаҳо бозгардонида шудаанд, ё не.

Маблағи забонхат ва дигар ҳуҷҷатҳои, ки аз ҳисобдории муҳосибавӣ нагузаштаанд, асоси бақияи хазина ба ҳисоб намераванд

ва онҳо камомад шуморида мешаванд. Бешомади ошкоргардидаи хазина бояд ба ҳисоби даромад ворид гардад ва он пас гардонида намешавад.

209. Дар ҳолати ошкор намудани камомад ё бешомади пулҳои қоғазӣ тамоми бастаҳои мураттабсохтаи хазинадоре, ки дар он камомад ё бешомад ошкор гардидааст, бояд варақ ба варақ ҳисоб карда шаванд. Бо салоҳдиди роҳбари тафтиш ҳангоми ошкор кардани камомад ё бешомади тангаҳо дар халтачаҳо низ чунин тафтиш гузаронида мешавад.

210. Дар бораи гузаронидани тафтиши дороиҳо бо имзои тамоми кормандоне, ки дар тафтиш иштирок намудаанд ва шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо тайиднома тартиб дода мешавад. Дар бораи супоридани калидҳо ва мӯҳрҳои ганҷхонаҳо аз як шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо ба шахси дигар дар тайиднома бо нишондодани рақамҳои онҳо қайди дахлдор карда мешавад. Ҳангоми муайянкунии камомад ё бешомади пул ва дороиҳо, фарқият дар ҳисобдорӣ ё камбудӣ дар таъмини нигоҳдории дороиҳо нусхаи тайиднома ба муассисаи болоии он равон карда мешавад.

211. Ҳангоми тафтиши вобаста ба ивазшавии шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, имзои ҳуҷҷатҳои вобаста ба нигоҳдории фонди эмиссионӣ, нақдинаи хазинаи муомилотӣ ва дигар дороиҳо, инчунин гузаронидани амалиёт бо онҳо то ба охир расидани тафтиш ва имзои тайиднома аз тарафи шахси супорандаи пул ва дороӣ сурат мегирад.

212. Ҳангоми гузаронидани тафтишоти ногаҳонӣ, тафтишҳои ба ҳолати 1 январ, охири соли молиявӣ ва тафтишҳои вобаста ба муваққатан ивазшавии шахси вазифадори масъули нигоҳдории дороиҳо, санҷиши пулҳои қоғазӣ дар халтаҳо ва қуттиҳои бастабандишуда қаблан аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳои ба халтаҳо ва навиштаҷоти қуттиҳо часпонидашуда сурат мегирад. Баъд аз ин тафтиши пулҳои қоғазӣ аз рӯи бастаю дастаҳо ва бозшумории варақ ба варақ, тангаҳо аз рӯи навиштаҷоти барчаспҳои дар халтачаҳо часпонидашуда ва бозшумории дона ба дона анҷом дода мешавад. Миқдори бозшумории варақ ба варақи пулҳои қоғазӣ ва дона ба донаи тангаҳо аз тарафи роҳбари тафтиш муайян карда мешавад.

213. Ба ғайр аз тафтиши пулҳои қоғазӣ, танга ва дороиҳои дар фонди эмиссионӣ ва хазинаҳо буда, ҳар семоҳа аз рӯи нақшаи аз тарафи роҳбари муассисаи низоми бонкӣ тасдиқшуда санҷиши

ташкили корҳои эмиссионӣ - хазинавӣ, вазъи муҳофизат ва системаи сигналдиҳӣ, риоя намудани тартиботи гузарномадиҳӣ санҷида мешавад.

214. Барои гузаронидани санҷиш кормандони ба ин кор омодасохтаи муассисаи низоми бонкӣ, ки кори ҳамин соҳаро омӯхтаанд, ҷалб карда мешаванд.

215. Дар ҳолати ошкор шудани камбудихо аз рӯи масъалаҳои тафтиш тайиднома бо нишондоди хусусияти ошкор шудани камбудихо, ному насаби кормандони ба камбудихо роҳдода, сабаби камбудихо ва қабули чораҳои бартараф намудани онҳо тартиб дода мешавад. Тайиднома аз тарафи тафтишгарон ва шахсони масъули тафтишшаванда имзо карда мешавад.

216. Тамоми тафтишҳои гузаронидашуда дар китоб ба қайд гирифта мешавад, дар он ному насаб ва вазифаи тафтишгар, соҳаи тафтишкардаи он, вақти гузаронидани тафтиш, ҳаҷми тафтиш, натиҷаи он (тайиднома истинод карда мешавад ё «эрод надорем») навишта мешавад.

217. Роҳбари муассисаи низоми бонкӣ вазифадор аст, ки дар мӯҳлати панҷ рӯз натиҷаи тафтиш ва санҷишҳоро дида баромада, камбудихои ошкоргардидаро бартараф намояд, инчунин доир ба ташкили кор бо риояи қатъии дастурамали мазкур чораҳо андешад.

(Банди 154 қаблӣ)

Замимаи №1 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазиनावӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

**ТАҶҲИЗОНИДАНИ ҶОЙҲОИ КОРИИ
КОРМАНДОНИ ХАЗИНАВӢ**

Ғ. 1. Феҳристи таҷҳизоти тавсияшавандаи ҷойҳои кории
кормандони хазинавӣ.

Номгӯи таҷҳизот	Номгӯи хазинаҳо			
	даромад ! хароҷот ! мубодилавӣ ! бозшуморӣ			
Маҷмӯи асосии таҷҳизот:				
- аксбардори мушоҳидавӣ	+	+	+	+
- мизи хазинадор бо қуттиҳои дорои қулфи сирри инфиродӣ	+	+	+	+
- курсии гардон	+	+	+	+
- мошини ҳисоби пул	+	+	+	+
- дастгоҳи тафтиши аслияти пулҳои коғазӣ (детектор)	+	-	+	+
- воситаи бастабандии				

пулҳои қоғазӣ	+	+	+	+
- василаи ҳамлу нақли пули нақд ?	+	+	+	-
- намолавҳаи иттилоотӣ барои даъвати муштарӣ	+	+	+	-
- воситаи гуфтугӯ? воситаи инфиродии нигоҳдории қулфдор (чевони филизӣ, сейф, равонаки пӯшида)	+	+	+	+
- дастгоҳи ҳисобрасӣ (калькулятор)	+	+	+	+
- асбоби назорати радиатсия	+	+/-	+	+
- таҷҳизоти <i>тавсияшаванда:</i>				
- воситаи ворид кардани мушаххасот	+	+	+	+
- мошини ҳисобу навъбандӣ, ҳисоби пул бо воситаи назорати аслияти пулҳо	+	+	+	-
- мошини бастабандӣ				
- пневмапочта, ^{xxx} низоми электроники тасдиқи аслияти санадҳои ҳазинавӣ.				
- воситаи шлюзӣ барои интиқоли дорӣ ^{xxx}				

а) Мизи ҳазинадорони ҳазинаи бозшуморӣ бо девораҳои шаффоф, ки ҷойҳои кориро аз ҳам ҷудо мекунад ҷиҳозонида мешавад.

б)Таҷҳизонидан бо курсиҳои муқаррарии ғайригардон низ иҷозат дода мешавад.

в)Ҳангоми зарурат, дар ҳолати зиёд будани ҳаҷми бозшуморӣ дар макони алоҳидаи хазинаи бозшуморӣ якчанд мошин гузошта мешавад.

г)Ба истифодаи як асбоб аз ҷониби якчанд хазинадор иҷозат дода мешавад.

ғ)Ҷойҳои кори нозирон (мудирони хазинаҳои бозшуморӣ) мучаҳҳаз карда мешавад.

Дар хазинаи бозшуморӣ имкон дорад, ки калкуляторҳои бевасилаи ҷопгарӣ истифода гарданд.

д)Ҳангоми ҷиҳозонидани ҷойҳои кори хазинадорон бо мошинҳои ҳисобу навъбандӣ онҳо мутобиқи Дастурамали истифодаи ин мошинҳо мучаҳҳаз карда мешаванд.

2. Ҷойи кори мудир хазина (коршинос) барои гузаронидани таҳқиқи қобили пардохт будани пулҳо бояд дорои таҷҳизоти зерин бошад: зарранамои дучашмаи барҷастабинӣ (стереоскопӣ), зарранамои таҳқиқи нургузар, асбобҳо барои хондани аломатҳои фаробунафш, магнитӣ ва метамерӣ дар пулҳо, дастгоҳи акснамо, лавозимоти озмоишгоҳӣ.

3. Утоқи бозшумории пули муштариён бо мошинҳои ҳисоби пул мучаҳҳаз карда мешавад.

Замимаи №2 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

ШАРТНОМАИ НАМУНАВӢ
дар бораи ҷавобгарии пурраи моддӣ

“ ___ ” с.20 _____ № _____ шаҳри _____

(номи БМТ, ташкилоти қарзӣ ё ташкилоти қарзии исломӣ)
дар симои _____
(роҳбар)

_____, ки дар асоси _____
амал менамояд, минбаъд “маъмурият Корфармо” номида мешавад ва,
аз _____ як _____ тараф _____ ва _____ корманд

дар симои _____

(вазифа, ному насаб)

ки минбаъд «корманд» номида мешавад, аз тарафи дигар, дар
масоили зерин шартнома бастанд:

1.Корманде, ки вазифаи

_____ -ро ишғол

(номи вазифа)

менамояд ё кори _____-ро иҷро мекунад ва бевосита бо ниғаҳдорӣ, (номи кор) коркард, бозшуморӣ, гузаронидани таҳқиқ, қабул, додан ва ҷойтабдилии дороиҳо алоқаманд аст, барои таъмин накардани муҳофизати дороиҳое, ки муассисаи низоми бонкӣ ба ӯ вогузор кардааст, ҷавобгарии пурраи моддӣ ба дӯши худ мегирад ва вобаста ба гуфтаҳои боло ӯҳдадор мешавад:

а) бо дороиҳои ба ӯ барои ниғаҳдорӣ ё бо мақсадҳои дигар додашуда боэҳтиёт муносибат намояд ва барои пешгирии зарару хисороти чораҳо андешад;

б) ба маъмурияти муассисаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ дар хусуси ҳамаи ҳолатҳои, ки ба таъмини муҳофизати дороиҳои ба зиммаи ӯ вогузоршуда, таҳдид мекунад, сари вақт хабар диҳад;

в) қоидаҳои муқарраршудаи анҷоми амалиёт бо дороиҳо ва ниғаҳдории онҳоро қатъиян риоя намояд.

г) маблағи бо айби ӯ роҳёфтаи камомад ва пулҳои ғайри қобили пардохт ва қалбакӣ, ки вай ошкор накардааст, ҷуброн созад;

д) дар ҳеҷ кучо, ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ андоза амалиёти ниғаҳдории дороиҳо, фиристодани онҳо, ҳамлу нақл, муҳофизат, сигнализатсия, ҳамчунин супоришҳои хидматӣ аз рӯи касса, ки ба ӯ маълум аст, ошкор нанамояд.

2. МАЪМУРИЯТ ӮҲДАДОР МЕШАВАД:

а) ба корманд шароити зарурӣ барои кори мӯътадил ва таъмини пурраи ниғаҳдории дороиҳои моддӣ ба ӯ вогузоршуда, фароҳам орад;

б) кормандро бо қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуда дар хусуси ҷавобгарии моддӣ кормандону хизматчиён барои зарару хисороти воридкарда, ҳамчунин бо дастуруламал ва муқаррароти ниғаҳдорӣ, қабул, супоридан, коркард бозшуморӣ ва ҳамлу нақли доройи шинос намояд;

3. Дар ҳолати бо гуноҳи корманд таъмин нагаштани муҳофизати дороиҳои ба ӯ вогузоршуда, таъйини миқдори зарари ба муассисаи Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ расонидашуда ва ҷуброни вай мутобиқи қонунгузориҳои мавҷуда амалӣ карда мешавад.

4. Корманд дар ҳолати бе айби вай воқеъ шудани зарар ҷавобгарии моддӣ бар дӯш надорад.

5. Амали ин шартнома дар тамоми муддати қор бо дороиҳои моддии ба корманд воғузуршуда идома меёбад.

Дар 2 нусха таҳия шудааст.

Нусхаи аввал - барои маъмурият

Нусхаи дуввум – барои корманд

Нишони тарафҳои шартнома :

Маъмурият _____

Корманд _____

Маъмурият _____

(имзо, ному насаб)

Корманд _____

(имзо, ному насаб)

Ҷ.М.

Замимаи №3 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

Номи Бонк _____

Санади воридотии хазинавӣ

Рақами амалиёт _____

Маблағи даромад _____

Ному насаби мизоч _____

Суратҳисоби амалиёт _____

Номи суратҳисоб _____

Маблағи ба суратҳисоб воридшаванда (бо ҳуруф)

Рамз _____

Қурби мубодила _____

Таъиноти амалиёт

Пуркунии суратҳисоб ба воситаи _____

Имзои муштарӣ

Нозир

Хазинадор

Замимаи №4 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

Номи Бонк _____

Санади хароҷоти хазинавӣ

Рақами амалиёт _____

Маблағи хароҷот _____

Ному насаби мизоҷ _____

Суратҳисоби амалиёт _____

Номи суратҳисоб _____

Маблағи аз суратҳисоб хориҷшаванда (бо хуруф)

Рамз _____

Қурби мубодила _____

Таъиноти амалиёт

Хароҷот аз суратҳисоб ба воситаи _____

Шиносномаи №.....

Маблағи нишондодашударо гирифтам

Имзои муштарӣ

Нозир

Хазинадор

Замимаи №5 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкilotҳои қарзии исломӣ”

Шӯъбаи танзими муомилоти пулӣ
Идораи ҳисобдорӣ

(номи ташкилоти пулсупор)

Тасдиқномаи № _____
аз «___» _____ с.20__

Хазинаи марказии Бонки миллии Тоҷикистон оиди дар санаи “__” _____
с.20__ дар асоси фармоиши № _____ аз “__” _____ с.20__ аз
_____ ворид шудани

(номи ташкилоти қарзӣ)

пулҳои _____ ба хазинаи муомилотӣ ба маблағи
(навъи пул)

(маблағ бо рақам ва ҳарф)

сомониро тасдиқ менамояд.

Ҳисоби тавозунии № _____

Номинал	Шумора	Маблағ (сомонӣ)
1 дирам		
5 дирам		
20 дирам		
50 дирам		
1 сомонӣ		
5 сомонӣ		
10 сомонӣ		

20 сомони		
50 сомони		
100 сомони		
Ҷамағӣ:		

Сардори (муовин)

Ҳазинаи марказӣ

(имзо)

(ному насаб)

Сармутахассис

(имзо)

(ному насаб)

Мудири ҳазина

(имзо)

(ному насаб)

Замимаи № 6 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

(номи муассисаи низоми бонкӣ)

МАЪЛУМОТНОМАИ

Хазинадори хазинаи даромад дар хусуси ҳаҷми маблағи
қабулкарда ва миқдори ҳуҷҷатҳои пулии ба хазина воридшуда
дар _____ с. 20 _____

№№	Ному насаби кормандон и амалиётӣ	Миқдори ҳуҷҷатҳои даромад, ки ба хазина ворид шудаанд	Маблағи Воридшуда	Имзои кормандо ни амалиётӣ
----	--	--	----------------------	-------------------------------------

Ҳамагӣ

Ҳамагӣ дар як рӯз _____
(маблағи пулҳои қабулкарда бо ҳарфҳо)

Хазинадори масъул _____
(имзо, ному насаб)

Мудири хазина _____
(имзо, ному насаб)

Сармуҳосиб ё шахси масъули муҳосибот _____

Замимаи № 7 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

ФЕҲРИСТИ КОРИ ХАЗИНАДОРҲОИ ХАЗИНАИ БОЗШУМОРИ

« _____ » _____ с.20 _____

Ному насаби хазинадор	Арзиши пулҳои коғазӣ	Миқдори бастаҳои қабулкарда ва тангаҳо	Маблағ бо рақам	Миқдори бастаҳои коркардшуда	Маблағ бо рақам	Пулҳои коршоям ё фарсуда

Нозир:

Замимаи № 8 (ба банди 182) ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкilotҳои қарзии исломӣ”

ш.0482145

ТАЪЙИДНОМА № _____

“ _____ ” _____ с.20 _____

ш.Душанбе

дар хусуси бешомад, камомад,
корношоям, шубҳанок

пулҳои қоғазӣ дар
баста(ҳо), танга(ҳо) дар
халтача(ҳо)

дар бастабандии

_____ (номи муассисаи чопи пул, муассисаи низоми бонкӣ)

ин таъйиднома

дар

_____ (номи муассисаи низоми бонкӣ)

_____ (ному насаби хазинадори бозшуморикарда)

дар ҳузурӣ

_____ (ному насаби корманди кассавии муассисаи низоми бонкӣ)

дар бастаи № _____

бо бастабандии беосеб,

осебдида

дар халтачаи № _____

_____ (ному насаби хазинадоре, ки дар бастабандии ӯ камбудӣ ошкор шудааст)

бешомад, камомад,

бо мӯҳри сурбии

беосеби № _____

корношоям, шубҳанок

бо нақши клишеи беосеб

№ _____

бо бандаки беосеб

бешомад,

камомад,

бо бандаки осебдида

корношоям,

шубҳанок

_____ пулҳои қоғазӣ,

танга(ҳо)-и _____

_____ (миқдор бо рақам ва ҳарфҳо)

арзишаш (он) _____
ба маблағи _____

(маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

Бастаи нишондодашуда ба миқдори _____ даста, ки аз он бешомад, камомад, корношоям ё шубҳанок пулҳои қоғазӣ ошкор гардид, танга аз халтача, ки аз он тангаи ғайрипардохтӣ, шубҳанок аз тарафи хазинадор _____

_____ (ному насаб)

дар ҳузури _____ такроран пурра бозшумори шуд ва

(вазифа, ному насаб)

бешомад, камомад

пулҳои қоғазӣ ба маблағи _____

корношоям, шубҳанок

(маблағ бо рақам ва

харфҳо)

тасдиқ гардид.

Ба таъйиднома замима мегардад:

- рӯйбаст
- бандерол аз дастае, ки камбудӣ ошкор шудааст
гирехбанд (:) бо мӯҳри сурбӣ (бастабандии полиэтиленӣ бо нақшҳои клише), ки дар он

Имзоҳо:

Замимаи № 9 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

“ _____ ” _____ с.20 _____

ш. Душанбе

ТАЪЙИДНОМА №_____

Тартиб дода шуд дар ин хусус, ки ҳангоми бозшумории
пулҳои коғазии коршоями/фарсудаи бастабандии хазинадори

(Номи муассисаи низоми бонкӣ)

(Ному насаби кассир)

Пулҳои **фарсуда/коршоям**

арзишашон _____ ба миқдори _____

ба маблағи _____

(бо рақам ва ҳуруф)

ошкор карда шуд.

Ба тайиднома маводи бандубаст замима мегардад.

Хазинадори Хазинаи марказии

Бонки миллии Тоҷикистон

(имзо) (ному насаб)

(имзо) (ному насаб)

Дар ҳузури:

(имзо) (ному насаб)

(имзо) (ному насаб)

Замимаи № 10 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои
хазиनावӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

(номи муассисаи низоми бонкӣ)

МАЪЛУМОТНОМАИ

ҳазинадори ҳазинаи хароҷот дар хусуси маблағи пулҳои
додашуда ва маблағи зери ҳисоб гирифташуда
дар «___» _____ с. 20__

Зери ҳисоб

(маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

_____ гирифта шуд

Ному насаби кормандони амалиёт	Миқдори хучҷатҳо	Маблағи хароҷот	Имзои кормандони амалиёт
Ҳамагӣ:			

Бақияи пул дар охири рӯз

_____ (маблағ бо рақам ва ҳарфҳо)

Хазинадор _____

Мудири хазина _____

(имзо, ному насаб)

Замимаи № 11 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

_____ (номи муассисаи низоми бонкӣ)

МАЪЛУМОТНОМАИ ҶАМЪБАСТӢ
ДАР ХУСУСИ
МУОМИЛОТИ ХАЗИНАВӢ

дар «_____» _____ с. 200_____

	Миқдори ҳуҷҷатҳо	Маблағ
Даромади якрӯза		
Хароҷоти якрӯза		

Мудири хазина

_____ (имзо, ному насаб)

Муқоиса шудааст:

Сармуҳосиб _____

(имзо, ному насаб)

Замимаи № 12 ба
Дастурамали №___ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

ТАЪЙИДНОМАИ___

таҳқиқи пулҳо

Тартиб дода шуд дар он хусус, ки «_____» _____соли 200__
нишонаи (ҳои) пулие, ки ҳангоми бозшумории пули нақди аз

(ном

қабулгардида ошкор карда шудааст(анд), барои муоина ворид
гаштааст(анд).

Муоинаи гузаронидашуда муқаррар намуд, ки нисбонаи (ҳои)
пулии зерин:

(арзиш ва мушаххасот нишон дода шавад)

(ҳақиқӣ, ғайрипардохтӣ, дорои нишонаҳои қалбақӣ (зарурияти муоинаи иловагӣ) доништа шудааст (анд).

Асос: _____

Мудири хазина, мутахассиси муоинаи аломатҳои пулии муассисаи Бонки миллий _____

(имзо, ному насаб)

Замимаи № 13 ба

Дастурамали №__ “Оид ба корҳои хазинавӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ”

ТАЪЙИДНОМАИ

супоридани пулҳои қалбақӣ

_____ дар _____ СИМОИ

(номи муассисаи низоми бонкӣ (вазифа, ному насаб)

_____ бо иштироки муҳосиб

_____ (ному насаб)

пулҳоеро, ки нишонаҳои қалбақӣ доранд, мувофиқи рӯйхат ба _____

_____ дар СИМОИ _____

(мақомоти корҳои дохилӣ) (шахси мансабдори мақомоти корҳои дохилӣ)

_____ супорид.

РҶҲАТ

Бонки	Арзиш	Соли	Силсила ва	Мушаххасоти	Аз кӣ ва
ношир	(номинал)	барориш	рақам	рақам	кай ворид шудааст

ЗАМИМА: пулҳо ба миқдори _____

Намояндаи шуъбаи минтақавии Бонки миллӣ

(имзо) (ному насаб)

МУҲОСИБ

(имзо) (ному насаб)

Ҷ.М.

Намояндаи мақомоти корҳои дохилӣ

(имзо) (ному насаб)

« _____ » _____ соли _____.

Замимаи № 14 ба

Дастурамали № _____ “Оид ба корҳои
хазинавӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон ташкилотҳои қарзӣ ва
ташкилотҳои қарзии исломӣ”

Бонки миллӣ

« _____ »

с. 20

РҶҲАТИ

пулҳои барои ба муоина фиристодашаванда

№№ б/т	Арзиш	Силсила ва рақам
Миқдор		

Маблағи умумии пулҳое, ки барои муоина фиристода
мешаванд,

сомониро

(бо рақам ва ҳарфҳо)

ташкил медиҳад.

Сардори муассисаи низоми бонкӣ _____
(имзо, ному насаб)

Сармуҳосиб _____
(имзо, ному насаб)

Мудири хазина _____
(имзо, ному насаб)

Замимаи № 15 ба
Дастурамали №__ “Оид ба корҳои хазинавӣ
дар Бонки миллии Тоҷикистон ташкилотҳои
қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ”

_____ муассисаи низоми бонкӣ

Муҳлати нигоҳдорӣ 3 сол
Намояи _____

Хуччатҳои хазинавӣ “ _____ ” _____ с.20 _____

Хуччатҳои хазинавии воридот рақами ҳисоб, миқдор _____ адад с.

_____ Хуччатҳои хазинавии хароҷот рақами ҳисоб, миқдор _____ адад с.

_____ Хуччатҳои хазинавии воридот рақами ҳисоб, миқдор _____ адад с. _____

_____ Хуччатҳои хазинавии хароҷот рақами ҳисоб, миқдор _____ адад с.

Хуччатҳои муҳлати нигоҳдориашон дигар гирифта шуд:

Хуччатҳои даромад миқдор _____ адад с. _____

Хуччатҳои хароҷот миқдор _____ адад с. _____

Мудири хазина
(Сархазинадор) _____

Хазинадор _____

Тафтиш гардид: Сармуҳосиб _____